

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА**  
**ИНСТИТУТ ХИМИИ им. В.И. НИКИТИНА**

*На правах рукописи*  
УДК: 622.692.4:620.197



**КУЧАРОВ Махмадамин Сатторович**

**ИНГИБИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ КОМПЛЕКСНОГО  
ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ГУДРОНА  
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА**

**АВТОРЕФЕРАТ**  
**диссертации на соискание ученой степени**  
**кандидата технических наук по специальности**  
**05.17.03 – Технология электрохимических процессов**  
**и защита от коррозии**

Душанбе - 2020

Работа выполнена в лаборатории «Химия гетероциклических соединений» и «Коррозионностойкие материалы» Института химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана.

**Научный руководитель:** доктор химических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Химия гетероциклических соединений» Института химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана  
**Усманов Рахматжон**

**Официальные оппоненты:** доктор химических наук, профессор, профессор кафедры «Органической химии и биологии» Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни  
**Бандаев Сироджиддин Гадоевич**  
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» Таджикского технического университета им. акад. М.С. Осими  
**Сайрахмонов Рахимджон Хусейнович**

**Ведущая организация:** Общество с ограниченной ответственностью «Таджикская алюминиевая компания Кемикал»

Повторная защита состоится 17 февраля 2021 г. в 9<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-007 при Институте химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана по адресу: 734063, г. Душанбе, ул. Айни 299/2. E-mail: E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте Института химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана [www.chemistry.tj](http://www.chemistry.tj)

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » 2021 г.

**Ученый секретарь**  
**диссертационного совета,**  
**кандидат химических наук**



**Махкамов Х.К.**

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность исследования.** Проблема разрушения нефтедобывающего оборудования (НДО) и трубопроводов продолжает оставаться одной из наиболее важных народнохозяйственных задач. Опыт борьбы с разрушением НДО стран СНГ и за рубежом свидетельствует о большом разнообразии условий разрушения металла в добываемой продукции (минерализованная вода, нефть и газ) и сточных водах. На скорость разрушения металла, применяемого для изготовления НДО, значительное влияние оказывают состав среды и технологические осложнения такие, как коррозия, отложения парафина и соли и реологические факторы.

**Необходимость выполнения исследования.** Для защиты НДО на промыслах Республики Таджикистан, имеющего множество мелких месторождений с различными составами и физико-химическими свойствами нефти и пластовых вод требуются реагенты различного типа. Разнообразие ассортимента и трудности, возникающие при транспортировке малых количеств реагентов из промышленных районов и их хранение, делают их недоступными для нефтяных промыслов. Поэтому, для полного решения этого вопроса необходимо проведение комплексных исследований и разработать ингибирующие составы комплексного действия (ИСКД) с использованием местного сырья и промышленных реагентов, который мог бы защищать металл от коррозии и других технологических осложнений, происходящих одновременно при нефтедобыче.

**Степень изученности научной проблемы.** Отходы переработки растительного масла является источником большого ассортимента органических веществ. Это определило целесообразность разработки ИСКД на основе побочных продуктов его переработки. В связи с этим, проведения исследований ингибирующих свойств отходов и получения на их основе составов комплексного действия, определение возможных вариантов их использования в нефтяной промышленности является актуальными.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Целью исследования** является разработка технологических основ получения ингибирующие составы комплексного действия из гудрона растительного масла и промышленных реагентов и изучение их влияния на различные свойства (коррозия, отложения парафина и соли, коагуляция и нефте вытеснения) пластовых флюидов (смесь нефть, вода и газ) для использования в нефтяных промыслах.

**Объекты исследования:** ингибирующие составы комплексного действия на основе гудрона растительного масла.

**Предмет исследования.** Разработка технологических основ получения ингибирующие составы комплексного действия из гудрона растительного масла и промышленных реагентов.

**Задачи исследования:**

- исследование процессы протекания коррозионных разрушений и отложения парафина и соли на нефтяных промыслах Таджикистана;

- изучение технологических характеристик вторичных ресурсов производства растительного масла и их продуктов взаимодействия с другими промышленными реагентами получением составов комплексного действия;
- исследование их в качестве ингибитора коррозии в нейтрально - и  $H_2S$  - солевых средах;
- научно - обоснование технологические аспекты влияния вторичных ресурсов производства растительного масла на процесс отложения парафина и соли и их модификацию промышленно - известными реагентами;
- исследование их в качестве коагулянта, имеющего свойства ингибитора коррозии при подготовке сточных вод для закачки в нефтяные месторождения;
- исследование влияние продуктов взаимодействия гудрона растительного масла с другими реагентами на специфические свойства флюидов пласта, такие как, вытесняющиеся способности остаточных запасов нефти адсорбированных на поверхности пород и реологические параметры.

**Методы исследования:** гравиметрический и потенциостатический методы исследования процессов коррозии, коагуляции, отложения парафина и соли, нефтеотдачи; электрохимический метод изучения кинетики и характера влияния ИСКД на протекание электрохимических реакций в дисперсных средах.

**Отраслью исследования** является материаловедения и технология получения ингибирующие составы комплексного действия на основе гудрона растительного масла для нефтяной промышленности.

**Этапы исследования:** разработка технологических основ получения ИСКД из ГРМ; исследование их в качестве ингибитора коррозии в нейтрально - и  $H_2S$  - солевых средах; исследование процессы протекания коррозионных разрушений и отложения парафина и соли на нефтяных промыслах Таджикистана.

**Основная информационная и экспериментальная база.** Исследования выполнены с помощью приборов потенциостата П-5827 и UR-20. Математическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием компьютерной программы Microsoft Excel.

**Достоверность диссертационных результатов.** Достоверность результатов исследований обеспечена современными методами исследований и приборов, качественным соответствием полученных диссертационных результатов с имеющимися в литературе экспериментальными данными и теоретическими представлениями.

**Научная новизна исследования.** На основании экспериментальных исследований вторичных ресурсов производства растительного масла и их модификация промышленно-известными реагентами и отходами в качестве ингибитора коррозии в различных водах нефтяных месторождений Таджикистана:

- показано, что модификация ГРМ с промышленно-известными реагентами и отходами проявляет высокие ингибирующие свойства в различных коррозионно-агрессивных средах: нейтрально - и  $H_2S$  -солевых, в частности в системах добычи нефти и подготовки пластовых вод;

- исследовано их влияние на процесс коррозии и отложения парафина и соли, коагуляции, нефтеотдачи и определена перспективность их применения в нефтяной промышленности;
- исследованиями поляризационных кривых установлено, что композиционные составы комплексного действия, полученные из отходов переработки хлопчатника и промышленных реагентов, эффективно замедляет как катодные, так и анодные электрохимические реакции. Установлено, что влияние промышленного реагента аминного типа «Дигазfen» в большей степени проявляется в повышении перенапряжения процесса деполяризации, а механизм воздействия ГРМ носит адсорбционный характер;
- установлено, что аминовые соли ГРМ способствуют интенсификации осаждения взвешенных частиц и всплыvанию нефти;
- получены и испытаны композиции комплексного действия в качестве ингибитора коррозии металла и отложения парафина.

**Теоретическая ценность исследования.** В диссертации изложены теоретические аспекты коррозионно-электрохимических и физико-химических исследований продукта нефтяного пласта: коррозия, отложения парафина и соли, коагуляция и нефтеvытеснения.

**Практическая ценность исследования.** Проведенные исследования ингибирующих свойств композиции и их влияния на свойства флюидов пласта позволили разработать технологию получения составов комплексного действия для нефтяной промышленности. Полученные данные позволяют решать вопрос рационального использования отходов промышленности и способствуют расширению сырьевой базы для производства композиционных составов комплексного действия.

Разработана технология получения ингибирующие составы комплексного действия и предложена технология их применения. Созданная аппаратура, для измерения коррозионных и коагулирующих параметров в агрессивных средах, используется в научных и учебных лабораториях преподавателями и студентами при выполнении диссертационных, дипломных, курсовых и лабораторных работ.

**Положения, выносимые на защиту:**

- результаты исследования композиции как ингибитор коррозии в нейтрально- и сероводородно-солевых средах;
- результаты влияния композиции на процесс коррозии и отложения парафина и соли одновременно;
- результаты изучения композиции в качестве коагулянта, имеющего ингибирующие свойства от коррозии и влияния его на качество подготовки сточных вод нефтяных месторождений для закачки в пласт;
- способ получения и практического применения композиции в системе добычи, сбора и транспортировки нефти.

**Личный вклад соискателя** заключается в постановке задачи исследования, методов их решения, получении и обработке экспериментальных данных, в анализе и обобщении результатов, формулировки основных выводов и положений диссертации.

***Апробация диссертации и информация об использовании её результатов.*** Результаты диссертационной работы докладывались на: Межд. конф. «Наука и современное образование: проблемы и перспективы», посв. «60-летию ТГНУ». ТГНУ (Душанбе, 2008); IV-ой Межд. науч.-практ. конф. «Перспективы развития науки и образования». ТТУ (Душанбе, 2010); Респ. науч. Конф. «Химия: исследования, преподавание, технология». ТНУ (Душанбе, 2010); Респ. науч. конф. «Проблемы современной координационной химии». ТНУ (Душанбе, 2011); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава ТНУ, посв. «17-й годовщине Независимости Республики Таджикистана». ТНУ (Душанбе, 2008); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава ТНУ, посв. «18-й годовщине Независимости Республики Таджикистана». ТНУ (Душанбе, 2009); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава ТНУ, посв. году образования и технических знаний. ТНУ (Душанбе, 2010); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посв. 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан. ТНУ (Душанбе, 2016); XIV-Нумановский чтений: «Достижения химической науки за 25 лет государственной независимости Республики Таджикистан». Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2017); IV Межд. конф. «Вопросы физической и коллоидной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н., ТНУ (Душанбе, 2019).

***Опубликование результатов диссертации.*** По теме диссертации опубликованы 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 8 статей в сборниках научных конференций, получен 1 малый патент Республики Таджикистан.

***Структура и объём диссертации.*** Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, экспериментальной и методической частей, обсуждения результатов, выводов, списка использованной литературы и приложения. Диссертация изложена на 120 страницах компьютерного текста, содержит 28 таблиц и 13 рисунков. Список использованной литературы включает 152 наименования.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель и задачи работы, изложены основные положения диссертации, выносимые на защиту, и показана возможность практического применения результатов исследования.

**В первой главе «Процессы коррозионных разрушений и перспективы разработки ингибиторов коррозии и их применения в нефтяной промышленности»** приведен анализ отечественных и зарубежных работ о состоянии изученности коррозионных и других разрушающих процессов в нефтяной промышленности и пути их предупреждения и области применения вторичных ресурсов производства хлопкового масла.

## ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАСТОВЫХ ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА

*Химический состав и коррозионно-активных особенностей пластовых вод нефтяных месторождений Таджикистана.* Разрушающее воздействие продуктов скважин на нефтепромысловое оборудование зависит от содержания коррозионно-активных компонентов, таких деполяризующих агентов, как O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S. Пластовые воды месторождений Кичик-Бель, Акбаш-Адыр, Шаамбары отличаются высокой коррозионной активностью по той причине, что содержат большое количество, H<sub>2</sub>S (от 105 до 170 мг/л). Воды указанных месторождений отличаются повышенным содержанием в них сульфатов и ионов кальция, что вызывает отложение солей на оборудовании (таблица 1).

**Таблица 1 - Химический состав пластовых вод месторождений Таджикистана**

Ионы	Содержание ионов, мг/л,			
	Нефтеабадский НДГУ	Бештентяк	Шаамбары	Кичик-Бель - Акбаш-Адыр
Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> +NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	44589.6+36.0	39944.3+55.0	6686.7+213.0	31814.0+60.0
Ca <sup>+2</sup>	4308	2755.5	1628.3	5810.5
Mg <sup>+2</sup>	1216.0	988.0	1064.0	2584.0
Fe <sup>+2</sup> , Fe <sup>+3</sup>	1.6	1.6	384.0	След.
Cl <sup>-</sup> + Br <sup>-</sup> , J <sup>-</sup>	79410.5+42.3	67628.1+95.9	13904.6+42.1	63927.5 + 335.6
SO <sub>4</sub> <sup>+2</sup>	488.3	1818.8	3345.0	2334.0
HCO <sub>3</sub> <sup>+2</sup> (H <sub>2</sub> S)	219.6 (-)	305.5 (4.72)	1738.5(105.0)	317.6 (170.0)
Минерализация	130312.5	113592.8	29006.69	107365.6

### *Выбор исходных материалов и исследование их свойств*

*Гудрон растительного масла (ГРМ) - отход масложиркомбината, представляет собой вязкотекучую массу черного цвета, содержащую в своем составе высокомолекулярные органические жирные кислоты, госсипол, белковые вещества, различные фосфорные и другие соединения.*

*Добитумная широкая фракция высокосернистой нефти (ДШФВН) полученная после перегонки товарной нефти имеет следующий состав, мас.%: С- 83.7-84.75; Н<sub>2</sub> - 11.1-15.2; S<sub>общей</sub> = 1.05-4.10 (в том числе S<sub>сульфид</sub> = 0.75-3.15). При фракционной разгонке (до 350°C) выкипает на 92.0-93.0%.*

*Ингибитор сероводородной коррозии марки «Дигазфен» (Д) содержит производных хинолина и амино-эфиры жирного ряда.*

*Кубовый остатокmonoэтаноламиновой очистки аммиака при производстве аммиака (МЭА) - представляет собой жидкость коричневого цвета с запахом аммиака, d<sup>20</sup><sub>4</sub> = 1.05-1.1 г/см<sup>3</sup>. Хорошо растворим в воде. МЭА включает в себя следующие компоненты, мас. %: смолистые вещества - продукт полимеризации МЭА- 55-56; monoэтаноламин - 5-12; муравьиная кислота - 1-3; вода - 25-30. Элементный состав, %: С - 55.37; Н - 8.97; N - 26.42; O - 9.24.*

*ПАВ (ОП-10) - Моноалкилфениловый эфир полиэтилен гликоля на основе полимердистиллята C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub> C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O)<sub>m</sub>H, где n = 8-10, m= 10-12 (ОП-10) – ГОСТ 8433-81.*

### ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЯДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНГИБИТОРОВ И РАЗРАБОТАННЫХ СОСТАВОВ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ В КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА


*Эффективность промышленных ингибиторов в коррозионно-активных средах месторождений Таджикистана.* В качестве ингибиторов коррозии были испытаны 11 водо- и нефтерастворимых ингибиторов: ИКБ-4 (в), ГРМ, ТАЛ-2, ИКБ-2-2, ИКАР-1, КИ-1, Ифхангаз, Север-1, ИКБ-6, ИКМ-4, АзНИПИ-72, а также их смеси. Эти ингибиторы в сточных водах нефтяных месторождений Таджикистана не достигли больших значений защитного эффекта. Выявленные наиболее эффективные ингибиторы и их смеси для защиты внутренней коррозии трубопроводов и НПО приведены в таблице 2.

**Таблица 2 - Наиболее эффективные ингибиторы коррозии для защиты нефтепромыслового оборудования в коррозионно-активных средах**


ингибиторы	Концентрация мг/л	Защитный эффект, %	Месторождения
ГРМ	50	69.0	Бештентяк
	150	67.0	
	300	72.0	
ИКБ-2-2+ИКБ-4	100/50	75.4	Шаамбары
ИКБ-2-2+ ГРМ	100/50	75.3	
ИКБ-4в+ ГРМ	100/50	72.0	Рават
ТАЛ-2	100	90.0	
ИКБ-4в+ ГРМ	50/25	93.0	Кичик-Бель и Ак-Баш-Адыр
	75/50	97.2	
ИКБ-4в	50	76.18	
ИКБ-4в+ ГРМ	50/50	81.6	
ИКБ-4в+ ИКБ-2-2	50/100	85.9	

#### *Влияние гудрона растительного масла (ГРМ) и композиции на его основе на электрохимические характеристики стали Ст.3 в пластовых водах*

Эффективность группы композиций на основе ГРМ исследовалась по отношению ко всем основным типам пластовых вод, встречающихся на промыслах Таджикистана. Опыты проведены с использованием потенциостата П-5827м. На рисунках 1 и 2 представлены кинетические кривые электродных процессов анодного растворения металла и кислородной деполяризации в пластовых водах месторождений Нефтеабадского НГДУ (нейтрально-солевых) в присутствии ГРМ и его смесей с «Д» при 20°C. Лучшие результаты наблюдаются соотношениями ГРМ:Д равном 1:2, так в водах месторождений Бештентяк и Нефтеабадского НДГУ защитный эффект в этом случае равен 92.8% (концентрация 200-250 мг/л).



**Рисунок 1** - Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, полученные при температуре 20°С в пластовых водах Нефтеаского НГДУ в присутствии смеси ингибиторов ГРМ/Дигазфен (1:1) разной концентрации: 0-0\*-без и с добавлением ингибитора при концентрациях: 1- 1\*- 200 мг/л; 2- 2\*-250 мг/л; 3- 3\*-500 мг/л;



**Рисунок 2** - Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, полученные при температуре 20°С в пластовых водах Нефтеаского НГДУ в присутствии смеси ингибиторов ГРМ/Дигазфен/ ДШФВН (1:1:1) разной концентрации: 0-0\*-без и с добавлением ингибитора при концентрациях: 1- 1\*- 200 мг/л; 2- 2\*-250 мг/л; 3- 3\*-500 мг/л;

При соотношении 1:1 и 2:1 эффективность смеси незначительно ниже. Введение в состав композиции третьего ингредиента – ДШФВН существенное повышение защитных свойств этой композиции (ГРМ:Д:ДШФВН=1:1:1) - до 98% происходит при концентрации 500 мг/л, при этом  $\gamma = 44.5$  (таблица 3).

**Таблица 3** - Результаты исследований ингибиторов коррозии и солеотложения в агрессивной среде месторождений Республики Таджикистан при 20°С

Место- рождение	Ингибитор	Концентрация ингибитора (C), мг/л	Ток корр. ( $J_{\text{корр.}} \times 10^5$ ), A/cm²	Скорость корр.(K), г/м²·час	Ингиби- рующий эффект, $\gamma$	Степень защиты Z, %
Беш- тентяк	Без ингибитора	-	0.159	1.66	-	-
	Дигазфен (Д)	50	0.063	0.66	2.5	60.2
		100	0.048	0.50	3.3	69.2
		200	0.047	0.49	3.4	70.4
	ГРМ	50	0.055	0.58	2.9	63.3
		100	0.050	0.52	3.2	67.0
		200	0.045	0.47	3.5	70.1
	ГРМ:Д=1:2	50	0.015	0.16	10.4	89.5
		100	0.012	0.13	12.8	91.7
		200	0.010	0.11	15.1	92.8
	ГРМ:Д =1:1	50	0.018	0.19	8.7	87.9
		100	0.016	0.17	9.8	89.0
		200	0.014	0.15	11.0	90.4
	ГРМ:Д=2:1	50	0.015	0.16	10.4	89.0
		100	0.014	0.15	11.0	90.4
		200	0.012	0.13	12.8	91.6
Нефте- абад	Без ингибитора	-	0.076	0.79	-	-
	Дигазфен (Д)	100	0.68	0.70	1.13	11.7
		200	0.035	0.36	2.20	54.4
	ГРМ:Д=1:1	100	0.028	0.29	2.7	62.7
		250	0.005	0.06	13.5	92.5
		500	0.005	0.05	15.1	93.4
	ГРМ:Д: ДШФВН =1:1:1	200	0.016	0.16	4.8	79.0
		250	0.0079	0.083	9.5	89.5
		500	0.0017	0.010	44.5	98.0

**Таблица 4** - Влияние «Дигазфена» и композиции его с ГРМ на электрохимические характеристики стали Ст.3 в пластовых водах месторождения Бештентяк и Нефтеабадского НДГУ

Ингибитор	Месторождение	C, мг/л	$\phi_{ct}$ мВ	Ток катода ( $i_k$ при $\phi=0.75V$ ), А/см <sup>2</sup>	Ток анода ( $i_a$ при $\phi=0.28V$ ), А/см <sup>2</sup>	$K_k$ г/м <sup>2</sup> .ч	$K_a$ г/м <sup>2</sup> .ч	$\gamma_k$	$\gamma_a$	
Дигазфен (Д.)	Бештентяк	-	490	$2.51 \cdot 10^{-3}$	$1.0 \cdot 10^{-2}$	26.2	104.3	-	-	
		100	450	$5.01 \cdot 10^{-4}$	$6.3 \cdot 10^{-3}$	5.23	65.8	5.0	1.6	
		200	435	$5.01 \cdot 10^{-4}$	$4.46 \cdot 10^{-3}$	5.23	46.6	5.0	2.2	
		400	420	$1.99 \cdot 10^{-4}$	$2.51 \cdot 10^{-3}$	2.08	26.2	12.6	4.0	
ГРМ	Бештентяк	50	350	$3.98 \cdot 10^{-4}$	$1.9 \cdot 10^{-4}$	4.15	2.08	6.3	50.1	
ГРМ: Д = 2:1		50	360	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$6.3 \cdot 10^{-4}$	2.04	6.58	25.2	15.9	
ГРМ: Д = 1:1		50	355	$1.25 \cdot 10^{-4}$	$1.25 \cdot 10^{-4}$	1.31	1.31	20.0	79.6	
ГРМ: Д = 1:2		50	320	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-5}$	1.65	0.42	15.9	248	
		100	350	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$1.25 \cdot 10^{-4}$	1.04	1.31	25.2	79.6	
		200	350	$7.9 \cdot 10^{-5}$	$1.0 \cdot 10^{-4}$	0.83	1.04	31.6	100	
ГРМ: Д = 1:2	Нефтеабадское НДГУ	-	620	$1.25 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-2}$	1.31	415.3	-	-	
		200	450	$1.41 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-3}$	1.47	41.5	0.9	10.0	
		500	430	$6.31 \cdot 10^{-5}$	$7.9 \cdot 10^{-3}$	0.66	82.8	2.0	5.0	
ГРМ: Д:ДШФВН = 1: 1: 1		250	420	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$1.0 \cdot 10^{-3}$	1.65	10.43	0.8	39.8	
		500	400	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$7.9 \cdot 10^{-5}$	1.65	0.83	0.8	500	

Как видно из таблицы 4 «Д» в среде пластовой воды месторождения Бештентяк сдвигает стационарный потенциал с  $\phi_{ct}=0.49$  В до  $\phi_{ct}=0.42$  В. При концентрации 100 мг/л катодное восстановление водорода снижается  $\gamma_k=5$  раз при  $\phi_k= -0.57$  В для анодного растворения металла  $\gamma_a=1.6$  при  $\phi_a= -0.28$  В. При этих концентрациях и потенциалах его смесь с ГРМ при соотношении ГРМ: Д=1:2 снижает катодный процесс в  $\gamma_k=25.2$  раз, а анодный -  $\gamma_a=79.6$  раз.

Смесь этих ингибиторов смещает стационарный потенциал металла  $\phi_{ct}$  в положительную сторону в среднем на 150 мВ и эффективно воздействует на обе электрохимические реакции. Влияние «Д» в большей степени проявляется в повышении перенапряжения процесса деполяризации. Механизм воздействия ГРМ носит, видимо адсорбционный характер, тогда как «Д» влияет на общий окислительно-восстановительный потенциал системы, изменяя скачок потенциала в двойном электрическом слое на разделе фаз.

#### *Оценка времени последействия ГРМ и составов на его основе*

Для подбора наиболее эффективных составов с целью использования их в конкретных эксплуатационных условиях необходим учет такого важного параметра, как время последействия, в течение которого состав удовлетворительно сохраняет защитные свойства.

На установке с врачающимся электродом моделировались определенные эксплуатационные условия (скорость протекания жидкости, температура, состав агрессивной среды). Подготовленный электрод погружается в 10%-й раствор ингибитора для формирования на его поверхности защитной пленки в течение 15 мин при частоте вращения электрода 500 мин<sup>-1</sup>. Избыток ингибитора удаляют при 1000 мин<sup>-1</sup> в течение 1 мин. Далее при частоте вращения электрода

1000 мин<sup>-1</sup> периодически определяется величина  $R_p = (d\phi/dt) \cdot \phi \rightarrow \phi_k$ , называемая поляризационным сопротивлением. Допуская линейность поляризационных кривых (ПК) в интервале потенциалов  $\phi_k \pm 10\text{ мВ}$ , имеем:  $R_p = (\Delta\phi/\Delta t) \cdot \Delta\phi = 10$  (1). Скорость коррозии определяется по известному выражению метода поляризационного сопротивления:  $i = B/R_p$ , где  $B = b_a \cdot b_c / 2,3 \cdot (b_a + b_c)$ . Величины  $b_a$  и  $b_c$ , обусловливающие наклон ПК при  $\Delta\phi = 0$  или  $\phi = \phi_k$ , определялись в независимых опытах.

Для проведения исследований использовались потенциостат П-5827М и электрохимическая ячейка ЯСЭ-2, цифровой тахометр ТЦ-3М и электрический секундомер СЭЦ-100.

Б.М. Новаковским было предложено выражение для моделирования скоростного потока жидкости в трубопроводе в лабораторных условиях:  $V = 0,26(v/D)^{1/12}(v/n)^{1/2}$  где,  $V$  - скорость движения жидкости в трубе, м/с;  $v$  - кинематическая вязкость, см<sup>2</sup>/с;  $D$  - коэффициент диффузии кислорода, см<sup>2</sup>/с;  $n$  - частота вращения электрода, с<sup>-1</sup>.

Для пересчета использовались эмпирические формулы:  
 $\tau_{\text{пд}}^{25} = \tau_m^t - 300^{-t} + 0.22 \sqrt{m} + 7.32$  (час) (2);  $\tau_{\text{пд}}^{25} = \tau_{1000}^t - 100 t^{-1} + 5.3$  (час) (3)  
где  $\tau_{\text{пд}}^{25}$  - время последействия при 25 °C и частоте вращения 500 мин<sup>-1</sup>;  
 $\tau_m^t$  - время последействия при температуре  $t$  и частоте вращения  $m$ .  
Формула (2) справедлива для сред, содержащих кислород, (3) - сероводород.

По описанной методике были исследованы ингибитор ГРМ и ряд его производных (в дальнейшем ГРМ-3 - ГРМ:МЭА=1:2, ГРМ-4 - ГРМ:МЭА= 2:1, ГРМ-6 - ГРМ:Д=1:2, ГРМ-7- ГРМ:Д= 2:1 и ГРМ-8 - ГРМ:ПКУ=2:1). ПКУ-пиридиновые основания, образующиеся при коксовании каменных углей.

В качестве коррозионной среды исследовались 3%-й раствор NaCl и пластовые воды месторождений Бештентяк и Шаамбары. На рисунках 3 и 4 представлены динамики изменения скорости коррозии с изменением температуры (рисунок 3) и частоте вращения электрода (рисунок 4) в 3% NaCl.




Рисунок 3 - Изменение скорости коррозии ( $\rho$ ) в зависимости от времени ( $\tau$ ) в 3%-м растворе NaCl при  $n=1000$  мин<sup>-1</sup> и  $t$ , °C: 1-40; 2-50; 3-60; 4-70; (10%-й раствор ГРМ в ДШФВН)




Рисунок 4 - Изменение скорости коррозии во времени для Ст.3 в 3%-м растворе NaCl (10% ГРМ в ДШФВН) при  $t= 60$  °C и  $n$ , мин<sup>-1</sup>; 1-500; 2-1000; 3-2000

В интервале температур 40-60°С время последействия ингибиторов уменьшается более чем на порядок. С повышением температуры характер изменения времени последействия ингибиторов более плавный и при 80°С практически равен нулю для всех исследованных ингибиторов (рисунок 3). Аналогичная зависимость наблюдается и при изменении частоты вращения электрода (рисунок 4). Так, с увеличением  $n$  от 500 до 2000 мин<sup>-1</sup> (что примерно соответствует повышению скорости жидкостного потока в трубе от 1 до 4 м/с) время последействия при 60°С уменьшается с 12 до 0.5 ч. Изменение скорости коррозии в пластовой воде месторождения Бештентяк показали, что время последействия ингибиторов существенно уменьшилось по сравнению с 3%-м раствором NaCl. Повышение концентрации ингибитора с 10 до 50% лишь незначительно увеличивает время его последействия (с 0.25 до 0.7 ч) при 60°С, т. е. оптимальная концентрация данного ингибитора для «ударной» дозы обработки НПО не превышает 10%.

Полученные после графического дифференцирования величины времени последействия для различных ингибиторов пересчитывались затем по (2) и (3) для  $t=25^{\circ}\text{C}$  и  $n = 500$  об/мин, Полученные результаты сведены в таблице 5.

Как видно, последействие ингибиторов снижается в пластовой воде месторождения Бештентяк по сравнению с раствором 3%-го NaCl в среднем на 1.5 ч. Исключение составляет ГРМ-8, где  $\tau_{\text{пд}}$  увеличилось на 0.7 ч. Среднее время последействия для данных ингибиторов - 10 ч при  $t=20^{\circ}\text{C}$  и скорости потока 1 м/с. Как видно из таблицы 5, эти ингибиторы непригодны для сероводородсодержащих сред (Шаамбары) с концентрацией H<sub>2</sub>S более 50 мг/л, так как даже при невысоких температурах последействие их незначительно и резко уменьшается до нуля с увеличением температуры до 50-60°С.

**Таблица 5** - Время последействия ГРМ и ряд его производных

Среда	Ингибитор	Последействие, ч при V= 1м/с	
		$t = 25^{\circ}\text{C}$	$t=60^{\circ}\text{C}$
Пластовая вода (Бештентяк)	ГРМ	9.5	0.25
	ГРМ-3	10.0	0.7
	ГРМ-4	9.5	0.25
	ГРМ -6	10.0	0.7
	ГРМ-7	9.5	0.25
	ГРМ-8	10.1	0.8
Пластовая вода (Шаамбары) C <sub>H2S</sub> = 100 мг/л	ГРМ	3.3	0
	ГРМ-3	3.3	0
	ГРМ-4	3.8	0.5
	ГРМ-6	3.5	0.2
	ГРМ-7	3.3	0
	ГРМ-8	3.3	0
3%-й NaCl	ГРМ	11.8	2.5
	ГРМ-3	12.1	2.8
	ГРМ-4	10.2	0.8
	ГРМ-6	10.5	1.25
	ГРМ-7	11.5	2.25
	ГРМ-8	9.4	0.1

Таким образом, ГРМ и ряд его производных в кислородсодержащих средах обладают значительным эффектом последействия и могут быть рекомендованы для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов по технологии однократной обработки при температуре среды до 40°С.

*Коагулирующие и ингибирующие действия соли гудрона растительного масла при подготовке сточных вод для закачки в нефтяные месторождения*

Эффективность системы заводнения зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются следующие: коррозионность, совместимость с пластовой водой и содержание в воде твердых взвешенных частиц и нефти. В результате совместно с коррозией и солеотложениями снижается пропускная способность скважин, повышается давление в сети водоводов и частота их порывов.

Органические соли, попадая в минерализованную воду, взаимодействуют с поливалентными солями, в результате чего образуются, например, следующие соединения:

$$2 \text{RCOO}^-\text{NH}_3^+ - \text{R} + \text{MeCl}_2 \longrightarrow (\text{RCOO}^-)_2 \text{Me}^{+2} \downarrow + 2 \text{Cl}^- \text{NH}_3^+ - \text{R} \quad (2)$$

Соли органических кислот  $(\text{RCOO}^-)_2\text{Me}^{+2}$  оказывают влияние на изменение структуры твердых взвешенных частиц и нефти, содержащихся в воде, что способствует интенсификации осаждения и всплыvанию нефтепродуктов. Другой продукт - ингибитор коррозии аминного типа ( $\text{Cl}^- \text{NH}_3^+ - \text{R}$ ), содержащийся в воде, проявляет защитные свойства от коррозии.

**Таблица 6** - Эффективность действия натриевой и аминовых солей ГРМ на степень очистки сточной воды нефтяных месторождений Таджикистана

Месторождение	Реагент	Добавка реагентов, г/т	Время отстоя, ч	Содержание, мг/л (эффективность в %)	
				мехпримесей	нефтепродуктов
Кичик-Бель	-	-	0	360 (-)	140 (-)
	-	-	3	103 (71.4)	90 (35.7)
	Натриевая соль ГРМ	10	1	80 (77.7)	35 (75.0)
		-<<-	3	40 (88.8)	10 (92.8)
	Аминовые соли ГРМ	-<<-	1	75 (79.2)	30 (78.6)
		-<<-	3	35 (90.3)	Следы (99.9)
Ак-Баш-Адыр	-	-	0	500 (-)	80 (-)
	-	-	3	250 (50)	40 (50)
	Натриевая соль ГРМ	10	1	120 (76)	20 (75)
		-<<-	3	80 (84)	15 (81.1)
	Аминовые соли ГРМ	-<<	1	120 (76)	20 (-)
		-<<-		15 (97)	- (100)

Эффект очистки с применением в качестве реагента аминовых солей ГРМ в сточных водах нефтяных месторождений Таджикистана в количестве 10 г/м<sup>3</sup> в течение 3 ч по нефтепродуктам составляет 99.9% и механические примеси - 90.3%, что конкурентоспособно натриевой соли ГРМ (таблица 6).

Исследования эффективности защиты нефтепромыслового оборудования от внутренней коррозии осуществлялись потенциостатическим методом в сточной воде месторождения Кичик-Бель, насыщенной H<sub>2</sub>S-ом до 1500 мг/л.

Как видно из таблицы 7 защитный эффект ингибитора аминного типа при концентрации 50 мг/л достигает 56%, а при 200 мг/л увеличивает до 91%. Натриевые соли ГРМ защищают металл от коррозии на 11-18%. Защитный эффект аминовых солей ГРМ находится в пределах 68-91% и одновременно замедляют анодный и катодный процессы.

**Таблица 7 - Защитный эффект от коррозии натриевых и аминовых солей ГРМ в зависимости от их концентрации**

Ингибитор	Концентрация, мг/л	Скорость коррозии, г/(м <sup>2</sup> ·ч)	Защитный эффект, %
Натриевая соль ГРМ	-	1.80	-
	5	1.60	11.1
	10	1.45	18.4
	50	1.45	18.8
Ингибитор коррозии аминного типа	50	0.8	56.4
	100	0.49	74.7
	200	0.15	91.3
	400	0.12	94.0
Аминовые соли ГРМ	10	0.58	68.9
	50	0.52	71.8
	100	0.40	78.7
	150	0.33	82.5
	200	0.15	91.4

Таким образом, соли ГРМ могут найти применение в системе закачки сточных вод в пласт в качестве коагулянта и ингибитора коррозии.

*Влияниеmonoэтаноламиновой соли гудрона растительных масел на нефтеотдачу пласта*

Для одновременного улучшения нефтытесняющих свойств закачиваемой в пласт минерализованной воды с содержанием ионов  $\text{Ca}^{+2}$  и  $\text{Mg}^{+2}$ , а также исключения выпадения солей было изучено влияние на эти процессы добавки на основе МЭА или в виде смеси с ГРМ (см. табл. 8 и 9). Опыты проводили в пластовой воде месторождения Шаамбары.

**Таблица 8 - Эффективность торможения от накипобразования в зависимости от концентрации добавок**

Состав	Концентрация, %	Скорость накипобразования, г/м <sup>2</sup> ·ч	Эффективность торможения, %
Пластовая вода	-	1.72	-
МЭА	0.1	1.17	31.9
	1.0	0.76	55.8
МЭА:ГРМ(1:0,5)	0.1	0.07	95.9
	0.5	0.26	83.0
МЭА:ГРМ(1:1)	0.1	0.08	95.3
	0.5	0.09	94.5
МЭА:ГРМ(1:2)	0.1	0.04	97.6
	1.0	0.80	53.5

Органические соли, попадая в обводненную зону, образуют  $(\text{RCOO})_2\text{Me}$ , а также комплексы  $(\text{R}-\text{COO})_{\text{n}}\text{Me}_{\text{n}/2}(\text{МЭА})_{\text{n}/2}(\text{OH})_{\text{n}/2}(\text{Cl})_{\text{n}/2}$ . Они оказывают влияние на изменения структуры порового и трещиноватого пространства обводненной зоны, обусловленной уменьшением эффективной пористости и трещиноватости. Это приводит, во-первых, к выжиманию части флюидов из

пласта, а во-вторых, к изменению фазовой проницаемости. Другой продукт, МЭАНСІ, снижает межфазное натяжение и способствует улучшению подвижности нефти. Коэффициент вытеснения нефти в зависимости от концентрации добавок приведен в таблице 9.

**Таблица 9** - Коэффициент вытеснения нефти в зависимости от концентрации добавок

Вытеснитель (соотношение)	Концентрация, %	Коэффициент вытеснения	Увеличение коэффициента вытеснения
Пластовая вода	-	0.48	-
МЭА	0.1	0.53	0.05
	0.5	0.61	0.13
	1.0	0.60	0.12
МЭА:ГРМ(1:0.5)	0.1	0.55	0.07
	0.5	0.62	0.14
	1.0	0.61	0.13
МЭА:ГРМ(1:1)	0.1	0.58	0.07
	0.5	0.63	0.15
	1.0	0.62	0.14
МЭА:ГРМ(1:2)	0.1	0.56	0.08
	0.5	0.64	0.16
	1.0	0.61	0.13
МЭА:ГРМ(1:2.5)	0.1	0.53	0.05
	0.5	0.58	0.10
	1.0	0.58	0.10

Как видно из таблицы 9, при использовании добавок в количестве 0.1-0.5% смеси МЭА и ГРМ при их массовом отношении 1:(1-2) отложение солей снижается на 44.7-97.6%, а коэффициент вытеснения нефти из пород увеличивается на 0.05-0.16 относительно вытесненных водой без добавок.

Таким образом,monoэтаноламиновые соли ГРМ при контакте с минерализованными водами, содержащими ионы  $\text{Ca}^{+2}$ , образуют комплексы, удерживающие ионы кальция в растворе, а затем в пласте адсорбируют его в поровом пространстве обводненной зоны, приводят к росту его фильтрационного сопротивления и влияют на кинетику охвата нефтяного пласта заводнением.

#### *Эффективность составов комплексного действия для снижения отложений парафина из нефти и влияние их на реологические параметры нефти*

Исследования по испытанию ингибиторов парафиноотложений выполнены для нефти месторождений Бештентяк (6.0–11% парафина) и Кичик–Бель (5-9.0% парафина и 38.0-45.0 % смолы, 6.0–9.0% асфальтена). Испытания эффективности ингибиторов парафинотложения проводились методом «холодного стержня». Для проведения лабораторных испытаний использована нефть месторождений Бештентяк и Кичик-Бель и ингибиторы парафинотложения ХТ-48 (США), СНПХ -7204 (Россия), ИХАН-1{40-50% ГРМ:МЭА (5:1) + 10-20% ОП-10 + 30-50% ДШФВН} и ИХАН-2 {50%ГРМ:МЭА(5:1) + 15-20%Д;ИСБ(19:1) + 10-15%ОП-10 + 20-30%ДШФВН}.

Исходя из таблицы 10, можно сказать, что ингибитор ИХАН-2 по предупреждению смоло-парафиноотложения в нефти месторождений Бештентяк и Кичик-Бель не уступают ингибитору ХТ-48.

**Таблица 10** - Эффективность композиции и ингибиторов парафиноотложений по сокращению отложения парафина из нефти

Месторождение	Ингибитор	Дозировка, %	Эффективность, %
Бештентяк	ХТ-48	0.01 (100 г/т)	68.0
		0.02 (200 г/т)	68.9
	СНПХ-7204	0.01	55.8
		0.02	66.5
	ИХАН-1	0.01	56.0
		0.02	67.2
Кичик-Бель	ИХАН-2	0.01	58.2
		0.02	74.4
	СНПХ-7204	0.01	
			44.3
	ИХАН-1	0.02	55.5
		0.01	45.0
	ИХАН-2	0.02	67.3
		0.01	68.5
		0.02	74.5

Из таблицы 11 видно, что исходная эмульсия имеет предельное динамическое напряжение сдвига при  $10^{\circ}\text{C}$   $\phi_0 = 6.5 \text{ н/м}^2$  и вязкость  $\eta = 0.943 \text{ н}\cdot\text{сек}/\text{м}^2$ , после добавки реагентов предельное динамическое напряжение сдвига при  $10^{\circ}\text{C}$  стало  $\phi_0 = 4.3-5.5 \text{ н/м}^2$  и вязкость  $\eta = 0.660-0.908 \text{ н}\cdot\text{сек}/\text{м}^2$

Реагент типа ИХАН снижает предельное динамическое напряжение сдвига ( $\phi_0$ ) в 1.3-1.6 раза, а вязкость ( $\eta$ ) в 1.2 раза, когда  $T_{\text{ост.}} = 0$ .

**Таблица 11** - Влияние реагента на реологические параметры нефти месторождения Бештентяк

Наименование реагента	$t, {}^{\circ}\text{C}$	Предельное напряжение сдвига $\phi_0, \text{ н/м}^2$	Динамическая вязкость $\eta, \text{ н}\cdot\text{сек}/\text{м}^2$
28%-ная эмульсия нефти	10	6.4	0.943
	30	0.8	0.024
ХТ-48, 50 г/т	10	5.0	0.908
	30	0	0.014
СНПХ-7204, 100 г/т	10	4.3	0.893
	30	0.5	0.013
ИХАН- 1, 100 г/т	10	5.05	0.888
	30	0.3	0.014
ИХАН- 2, 100 г/т	10	5.5	0.784
	30	0.3	0.014

Таким образом, ввод реагентов в нефтесборную систему позволит снизить гидравлическое сопротивление и облегчает процесс подготовки и улучшает транспортабельные свойства нефти.

#### *Исследование защитных свойств (от коррозии, отложения парафин и соли одновременно) составов комплексного действия*

Пластовые воды некоторых нефтяных месторождений Таджикистана (Кичик-Бель, Ак-Баш-Адыр, Шаамбары) сильно минерализованы (120-140 г/л) и отличаются повышенным содержанием ионов кальция и сульфатов, что вызывает отложение солей на оборудовании. Кроме того, в воде содержится сероводород до 170 мг/л. В нефти Таджикистана содержание парафина

достигает до 25%, а на месторождениях Кичик-Бель – Ак-Баш-Адыр, южный Кум смолы – 38.0-65.0%, асфальтен – 6.0-9.0%, парафин – 9.0-15.0%.

В результате коррозии металла, отложения солей и парафина происходит частый выход оборудования из рабочего состояния. В связи с этим перед данной работой поставлены задачи - разработать наиболее эффективную технологию, снижающую одновременно процессы коррозии.

Для проведения исследований был взят составы комплексного действия (СКД) при следующем соотношении компонентов, масс. %:

продукт взаимодействия гудрона растительного масла и кубового остатка моноэтаноламиновой очистки аммиака при производстве аммиака (МЭА соль ГРМ) - 40–50; смесь нитрилотриметилfosфоновой кислоты (НТФ) с ингибитором коррозии «Дигазфен» при массовом соотношении 1:19; моноалкилфениловый эфир полиэтилен гликоля (ОП-10) - 10-20;

добитумная широкая фракция высокосернистой нефти (ДШФВН) - 15-20.

Коррозионной активной средой служила сероводородсодержащая пластовая вода месторождения Кичик-Бель. Как видно из табл. 12 ингибитор солеотложения НТФ и ПАВ ОП-10 в индивидуальном виде не снижает скорость коррозии. Смесь ингибиторов коррозии и солеотложения при массовом соотношении 19:1 в H<sub>2</sub>S-содержащих пластовых водах снижают скорость коррозии от 1.3 до 0.26 г/м<sup>2</sup>ч, защитный эффект при этом составляет 80.0%, а МЭА соль ГРМ до 0.32 г/ м<sup>2</sup>ч (75.4%). Защитный эффект растворителя - ДШФВН еще ниже – 67.7%. Предлагаемый оптимальный состав ИХАН- 2 {50%ГРМ:МЭА(5:1) + 15-20%Д:ИСБ(19:1) + 10-15%ОП-10 + 20-30%ДШФВН} в этой среде при дозе 200 мг/л в течение 2 часов при температуре 20°C имеет защитный эффект 97.5%.

**Таблица 12** - Результаты испытаний различных составов


Примеры	Составы комплексного действия , масс. %				Коррозия			Соле-отложение	Парафино-отложение		
	Дозировка, мг/л				Без ингиби-тора, г/м <sup>2</sup> ч	С инги-бите-ром, г/м <sup>2</sup> ч	Защитный эффект от корро-зии, %				
	МЭА соль ГРМ	Смесь НТФ - "Дигазфен"	ПАВ ОП-10	ДШФВН							
1.	0	-	-	-	1.3	-	-	-	-		
1.1	30	-	-	-		1.16	11.0	-	-		
1.2	50	-	-	-		1.06	18.0	16.6	20.7		
1.3	100	-	-	-		0.63	51.5	30.6	22.3		
1.4	150	-	-	-		0.45	65.4	-	-		
1.5	200	-	-	-		0.32	75.4	31.5	24.4		
2.	-	-	-	0	1.3	-	-	-	-		
2.1	-	-	-	50		0.62	51.0	-	15.0		
2.2	-	-	-	100		0.48	63.5	-	18.0		
2.3	-	-	-	150		0.46	65.0	-	22.0		
2.4	-	-	-	200		0.43	67.7	-	23.0		
3.	Дозировка составов № 3.1-3.5 200 мг/л										
3.1	50%	20 %	10 %	20 %	1.30	0.035	97.3	100	74.5		
3.2	50%	15%	15%	20%	1.30	0.033	97.4	- " -	74.4		
3.3	48%	12%	12%	28%		0.040	96.9	- " -	74.0		
3.4	40%	20%	5%	35%		0.038	97.0	- " -	68.5		
3.5	60%	20%	5%	15%		0.032	97.5	97.25	66.5		

Промышленный ингибитор солеотложения ИСБ-1, составы ГРМ:МЭА (5:1) и Дигазфен: ИСБ-1 (19:1) в отдельном виде не достигли больших значений защитного эффекта по предотвращению отложения солей. Предлагаемый СКД при 200 мг/л на 100 % защищает от отложения солей (таблица 12).

Таким образом предлагаемый комплексный состав в нефти месторождений Кичик-Бель не уступают известным ингибиторам парафиноотложения типа ХТ-48 и СНПХ. Предлагаемые составы комплексного действия (примеры 5.1-5.7) по эффективности превосходит известные реагенты. Они хорошо снижают одновременно коррозию и солепарафино-смолистые отложения на 74.5-100%. Для известных же реагентов эти показатели ниже и действуют избирательно.

*Опытные испытания состава ГРМ : Дигазфен : ДШФВН на трассе нефтепровода Ниязбек-Канибадам*

Принципиальная схема узла ингибирования составом комплексного действия на трассе нефтепровода Ниязбек-Канибадам приведена на рисунке 5.



**Рисунок 5** - Принципиальная схема узла ингибирования составом комплексного действия на трассе нефтепровода Ниязбек – Канибадам; 1 - сырьёвые резервуары; 2 - образцы свидетели; 3 - блок-дозатор БР-2,5; 4 - насос 9МГР; 5 - нефтепровод; 6 – лубрикатор (места установки образцов свидетелей)

В промысловых условиях в целях продления срока службы нефтепровода проведена предварительная его промывка и опрессовка ингибиранной водой для создания защитной плёнки на его внутренней поверхности с ударной дозой состава ГРМ:Дигазфен:ДШФВН 400 г/т в течение 3 суток с последующим снижением расхода реагента до постоянной рабочей дозы 200-300 г/т.

В таблице 13 показаны величины скорости коррозии Ст.3 на нефтепроводе Ниязбек - Канибадам без ингибитора и в присутствии состава ГРМ : Дигазфен : ДШФВН.

Контроль над скоростью коррозии в начале (в распорядительной колодце), на расстоянии 2/3 длины нефтепровода установлены металлические образцы-свидетели. Температура 35-50°C. Обводненность нефти, поступающей на нефтепровод, составляет 30-46%.

Результаты опытно-промышленных испытаний показали, что скорость коррозии Ст.3 в воде без ингибитора в начальный период достигает через 672 часов  $0.4178 - 0.4829 \text{ г}/\text{м}^2 \text{ час}$ , а затем через 1018 часов, растет до  $0.5063 - 0.5697 \text{ г}/\text{м}^2 \cdot \text{час}$ . По образцам было видно, что совместное присутствие в среде  $\text{CO}_2$  и кислорода резко ускоряет разрушение углеродистой стали из-за возникновения на ее поверхности активно действующих микропор. Наличие

$\text{CO}_2$  в воде достигает 132-349 мг/л. Определение кислорода в различных точках перекачки эмульсии нефти показало, что его концентрация колеблется в пределах 1-10 мг/л.

**Таблица 13** - Результаты опытно-промышленных испытаний состава ГРМ : Дигазfen : ДШФВН на нефтепроводе Ниязбек – Канибадам

№ п/п	Место установки образцов свидетелей	Время $\tau$ , час	Масса образца до испытания, $m_1$ , г	Масса образца после испытания, $m_2$ , г	Потеря массы образца $\Delta m$ , г	Скорость коррозии, $K$ , $\text{г}/\text{м}^2 \cdot \text{час}$	Защитный эффект, ( $Z$ ) в %
1.	Начало трассы (до ингибирирования)	672	32.5848 32.5239	31.7338 31.7878	0.8510 0.7361	0.4829 0.4178	-
2.	---//---	1018	32.7563 32.1120	31.3524 30.7200	1.3969 1.3920	0.5063 0.5697	-
3.	Начало трассы (после ингибирирования)	672	34.1663 33.7914	34.1592 33.7831	0.0071 0.0083	0.0190 0.0230	95.3
4.	---//---	1018	37.6263 31.9730	37.6143 31.9600	0.0120 0.0130	0.0070 0.0080	98.6
5.	2/3 длины трассы (после ингибирирования)	672	34.2633 33.5747	34.2566 33.5692	0.0067 0.0055	0.0380 0.0310	93.1
6.	---//---	1018	39.5246 39.0425	39.5095 39.0315	0.0151 0.0110	0.0540 0.0400	96.5

В этом промежутке времени защитное действие ингибитора в начале нефтепровода достигало 98.6%, а на расстоянии 2/3 длины участка нефтепровода - 96.5%.

Таким образом, результаты опытно-промышленных испытаний подтверждают данные стендовых испытаний и возможность применения состава ГРМ : Дигазfen:ДШФВН как ингибитора коррозии, обеспечивающего высокую степень защиты (не менее 95-98%) в минерализованных средах, содержащих  $\text{O}_2$  и  $\text{CO}_2$ . Годовой экономический эффект составляет 76048 у.е.

*Выпуск опытной партии керамоперлитовых теплоизоляционных материалов с использованиемmonoэтаноламиновой соли гудрона растительных масел*

При производстве керамоперлитовых теплоизоляционных материалов использовали Арагацкий лёгкий перлитовый песок. Отсутствие такого сырья в Таджикистане вынуждает нас исследовать возможности их производства с использованием местных перлитовых сырья и глин путем добавления в шликер  $\text{RCOO}^-\text{MЭАН}^+$  (моноэтаноламиновые соли высокомолекулярных органических кислот), полученных при смешивании кубового остатка МЭА с ГРМ. Полученный раствор формовали на фрикционном прессе при давлении 1.0-2.0 МПа.

Как показано в таблице 14, что присутствие  $\text{RCOO}^-\text{MЭАН}^+$  способствует к возрастанию прочности высушенного керамперлитического изделия от 12.5 до 14.5  $\text{kgs}/\text{cm}^2$  и снижает время сушки изделия на 30-40 мин.

Обжиг проводили в следующих температурах: подъём  $t$  от 0 до  $400^\circ\text{C}$  – по  $100^\circ\text{C}$  в час; от  $400^\circ\text{C}$  до  $850^\circ\text{C}$  – по  $150^\circ\text{C}$  в час; выдержка при  $850^\circ\text{C}$  - 1 час.

**Таблица 14** - Состав и результаты физико-механических испытаний высушенных керамоперлитов на основе перлитового песка из месторождения Ташкескан и глин из Тешик-Таша

Содержание RCOO <sup>-</sup> МЭАН <sup>+</sup> , %	плотность, кг/м <sup>3</sup>	Расход материалов на 1м <sup>3</sup>			Показатель образцов	
		глина, кг	песок, кг	вода, л	прочность при сжатии, кгс/см <sup>2</sup>	плотность, кг/м <sup>3</sup>
0	410.0	106.0	534.0	114.0	12.5	640.0
0.5	410.0	105.5	534.0	114.0	14.0	637.0
1.0	410.0	105.0	534.0	114.0	14.5	634.0
2.0	410.0	104.0	534.0	114.0	14.0	630.0

Сравнительная термограмма показала (рис.6), что в исходной массе, не содержащей RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>, дегидратация идет медленно, с эндоэффектом при 180°C. В массе, содержащей 1% RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>, с экзоэффектом при 380°C, которые происходили с началом выгорания RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>, что сопровождается в пределах 380-600°C значительными потерями.



**Рисунок 6** - Термограмма керамоперлита:  
а) без добавки RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>; б) с добавкой 1% RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>

В таблице 15 показано, что присутствие добавки RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup> приводит к возрастанию прочности керамоперлитовых обожженных изделий при сжатии от 23 без добавки до 28 кг/см<sup>2</sup> с добавкой, а при изгибе от 10 до 12.5 кг/см<sup>2</sup>. Термическая стойкость изделий обработанных при температуре 850°C выдерживали 10 циклов. Испытанные образцы не имели нарушений.

**Таблица 15** - Результаты физико-механических испытаний обожжённых керамоперлитов на основе перлитового песка из месторождения Ташкескан и глин из Тешик-Таша (соотношение песок:шликер = 1:0.2)

Содержание RCOO <sup>-</sup> МЭАН <sup>+</sup> , %	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	Показатель керамоперлита		
		прочность, кгс/см <sup>2</sup>		объёмная плотность, кг/м <sup>3</sup>
		при сжатии	при изгибе	
0	410	23.0	10.0	800.0
0.5	410	25.0	11.0	780.0
1.0	410	27.0	12.0	760.0
2.0	410	28.0	12.5	750.0

Было изучено влияние t°C в пределах от 75 до 790°C нагреваемой стороны керамоперлита на коэффициент теплопроводности (таблица 16).

**Таблица 16** - Влияние температуры на коэффициент теплопроводности образцов

Содержание RCOO <sup>-</sup> МЭАН <sup>+</sup> , %	Характеристика образцов		Коэффициент теплопроводности образцов		
	объёмная плотность, кг/м <sup>3</sup>	предел прочности при сжатии, кг·с/см <sup>2</sup>	t горячей поверхности, °C	средняя t образца, °C	коэффициент теплопроводности, Вт·м/К
0	750-800	23.0	100.0	80.0	0.32
			200.0	136.0	0.33
			300.0	145.0	0.33
			400.0	265.0	0.34
			460.0	285.0	0.34
			600.0	350.0	0.35
			760.0	460.0	0.36
1	650-725	27.0	150.0	112.0	0.23
			200.0	140.0	0.23
			300.0	205.0	0.24
			400.0	263.0	0.245
			450.0	280.0	0.25
			600.0	350.0	0.26
			790.0	480.0	0.28

Полученные перлитокерамические изделия без RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>, не отвечают ГОСТу по теплопроводности и плотности. Перлитокерамические изделия содержащие, 1% RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup> при температуре не выше 850°C отвечают требованиям, предъявляемым к огнеупорным изделиям по всем показателям.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### *Основные научные результаты диссертации:*

1. На основании экспериментальных исследований гудрона растительного масла и ряда его производных в качестве ингибиторов коррозии и парафиносолеотложения в агрессивных средах, коагулянтов для очистки сточных вод от механических примесей и нефти, нефте вытесняющий агент, а также регуляторов реологических свойств нефти разработаны ингибирующие составы комплексного действия [7, 9, 10-А].

2. Показано, что составы на основе аминовых солей гудрона растительных масел взаимодействуют с поливалентными солями и влияют на изменение структуры твердых взвешенных частиц и нефти, содержащихся в воде, что способствует интенсификации осаждения, уплотнению осадка и всплыvанию нефти, а также оказывают тормозящие действия на коррозию в нейтрально-солевых, сероводородно-солевых агрессивных средах [2, 3-А].

3. Изучением катодных и анодных поляризационных кривых установлено, что составы на основе аминовых солей гудрона растительных масел эффективно замедляют как катодные, так и анодные электрохимические реакции, механизм действия заключается в их адсорбции на коррозионной поверхности, приводящих к образованию плотных адсорбционных слоев экранирующих поверхность материала. Влияние «аминного» катиона в

большой степени проявляется в повышении перенапряжения процесса деполяризации, а воздействия гудрона растительного масла носит адсорбционный характер [1–3, 11-А].

4. Показан, что гудрон растительного масла и ряд его производных в кислородсодержащих минерализованных средах обладают значительным эффектом последействия и могут быть рекомендованы для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов по технологии однократной обработки при температуре среды до 40°C, а эти ингибиторы непригодны для сероводородсодержащих сред с концентрацией H<sub>2</sub>S более 50 мг/л [2, 4, 12-А].

5. Исследованием влияния составов на основе аминовых солей гудрона растительного масла на процесс солеотложения и при их смешении с солями известных ингибиторов коррозии аминного типа и солеотложения нитрилотриметилфосфоновой кислоты обнаружено, что защитные свойства от коррозии и отложения солей усиливаются и приводят к получению высокоэффективных комплексно-действующий составов [7, 9, 10, 14-А].

6. Установлено, что добавление неионогенного ПАВ типа ОП-10 в комплексные составы на основе аминовых солей гудрона растительных масел и нитрилотриметилфосфоновой кислоты замедляет процесс отложения парафина наряду с коррозией и солеотложения, что важно для обеспечения одновременного предотвращения процессов коррозии и солепарафино-смолистого отложения [5, 7, 8, 15-А].

7. Разработаны новые ингибирующие составы комплексного действия на основе растительного масла и отходов промышленности в парафинистых и кислородсодержащих минерализованных средах [13-А].

***Рекомендации по практическому использованию результатов:***

- полученные данные позволяют решать вопрос рационального использования отходов промышленности и способствуют расширению сырьевой базы для производства композиционных составов комплексного действия;
- созданная аппаратура, для измерения коррозионных и коагулирующих параметров в агрессивных средах, рекомендуется для использования в научных и учебных лабораториях преподавателями и студентами при выполнении диссертационных, дипломных, курсовых и лабораторных работ.

## **СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

*Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных  
ВАК при Президенте Республики Таджикистан:*

[1-А]. Усманов, Р. Защитное действие ингибитора коррозии Дигазfen и композиции на его основе в пластовых водах нефтяных месторождений Таджикистана / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2007. - Т.50. - № 8. - С.693-697.

[2-А]. Усманов, Р. Коагулирующее и ингибирующее действие гудрона растительного масла при подготовке сточных вод для закачки в нефтяные

месторождения / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Известия АН Республики Таджикистан. – 2009. - №3 (136). - С.38-44.

[3-А]. Усманов, У.Р. Последействия пленкообразующих ингибиторов коррозии гудрон растительных масел и композиционного состава на его основе / У.Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, С.Б. Мирзоев, М.Б. Мирзоев, М.Б. Каримов, Р. Усманов // Вестник национального университета. Серия естественных наук. - 2011. - Вып. 6(70). - С.54-59.

[4-А]. Усманов, Р. Влияние моноэтаноламиновой соли гудрона растительных масел на свойства нестабильных гетерогенных дисперсных систем нефтяного пласта / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Известия АН Республики Таджикистан. – 2012. - №1 (146). - С.78-84.

[5-А]. Кучаров, М.С. Влияние ингибиторов парафиноотложений на реологические параметры нефти месторождений Таджикистана / М.С. Кучаров, У.Р. Усманов, Р. Усманов, И.Н. Ганиев // Доклады АН Республики Таджикистан. - 2013. –Т. 56. -№ 6. -С. 468-471.

*Статьи, опубликованные в материалах конференций:*

[6-А]. Усманов, Р. Подготовка парафинистых нефти с высоким содержанием механических примесей / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов // Материалы международной конференции «Наука и современное образование: проблемы и перспективы», посвященной «60-летию ТГНУ». - Душанбе, 2008.- С.198-199.

[7-А]. Усманова, М.Р. Физико-химические основы улучшения реологических свойств аномальных нефтей юго-западной части Ферганской впадины / М.Р. Усманова, **М.С. Кучаров**, Р. Усманов, М.Б. Каримов // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «17-й годовщине Независимости Республики Таджикистана», ч.1. - Душанбе, 2008. - С.77-79.

[8-А]. Усманов, М.Р. Реологические свойства нефти месторождения Бештентяк / М.Р. Усманов, М.Б. Каримов, Р. Усманов, **М.С. Кучаров** // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «18-й годовщине Независимости Республики Таджикистана», ч. 1. - Душанбе, 2009.- С.59-60.

[9-А]. Усманов, М.Р. Некоторые особенности физико-химических свойств нефти месторождений Таджикистана / М.Р. Усманов, У.Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, М.Б. Каримов Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «году образования и технических знаний, ч.1. - Душанбе, 2010. - С. 98-99.

[10-А]. Самадова, Г.М. Влияние этаноламиновые соли ГРМ на физико-механические свойства перлитокерамических теплоизоляционных материалов / Г.М. Самадова, Р. Усманов, **М.С. Кучаров** Материалы республиканской научной конференции «Химия: исследования, преподавание, технология», посвященной «году образования и технические знание», - Душанбе, 29-30 сентября 2010. -С.113-115.

[11-А]. Каримов, Э.Х. Химический состав и особенности процессов происходящих в пластовых дисперсных системах нефтяных месторождений Таджикистана / Э.Х. Каримов, **М.С. Кучаров**, Р. Усманов // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «25-летию государственной независимости Республики Таджикистан». - Душанбе, 2016. - С.101.

[12-А]. Абдухаликова П.Н. Исследования защитных свойств композиционных составов комплексного действия на основе гудрона растительного масла / П.Н. Абдухаликова, М.С. Кучаров, Р. Усманов, У.Р. Усманов // Матер. XIV- Нумановский чтений: «Достижения химической науки за 25 лет государственной независимости Республики Таджикистан». - Душанбе, 2017. - С. 39-43.

*Изобретения:*

[13-А]. Малый патент Республики Таджикистан № TJ 547, МПК (2012.01) C04B103//61. Ингибирующий состав комплексного действия, предотвращающий коррозию в средах склонных к солепарафино-смолистым отложениям / У.Р. Усманов; заявитель и патентообладатель: Усманов У.Р., Каримов М.Б., **Кучаров М.С.**, Шоев А.Н., Усманов Р. // заявка № 1100635; от 4.03.2010. опубликовано в бюллетене № 81. - 2013.

*Статьи, опубликованные после защиты:*

[14-А]. Усманов, Р. Ингибирующие составы комплексного действия на основе гудрона растительного масла / Р. Усманов, **М.С. Кучаров** // Вестник национального университета. Серия естественных наук. - 2020. - № 4. - С.58-62.

[15-А]. Усманов, У.Р. Соли гудрона растительного масла-ингибитор коррозии и коагулянт при подготовке сточных вод для закачки в нефтяной пласт / У.Р. Усманов, Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, // Материалы IV международной конференции «Вопросы физической и коллоидной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. ТНУ. - Душанбе, 2019.- С.288-292.

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ КИМИЁИ БА НОМИ В.И. НИКИТИН**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*  
УДК: 622.692.4:620.197



**КУЧАРОВ Маҳмадамин Сатторович**

**ТАЪСИРОТИ КОМПЛЕКСИИ ТАРКИБИ  
ИНГИБИРОНАНДА ДАР АСОСИ  
ҚАТРОНИ РАВҒАНИ РАСТАНӢ**

**АВТОРЕФЕРАТИ  
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси  
05.17.03- Технологияи равандҳои электрохимияӣ  
ва муҳофизат аз коррозия**

Душанбе – 2020

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Химияи пайвастагиҳои гетеросиклӣ» ва «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ичро шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

доктори илмҳои химия, сарходими илмии  
озмоишгоҳи «Химияи пайвастҳои гетеросиклӣ»-и  
Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**Усмонов Раҳматҷон**

**Муқарризони расмӣ:**

доктори илмҳои химия, профессор, профессори  
кафедраи «Химияи органикӣ ва биология»-и  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи С. Айнӣ  
**Бандаев Сироҷиддин Гадоевич**

номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мудири  
кафедраи «Соҳтмони роҳ, иншоот ва воситаҳои  
нақлиёт»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  
ба номи академик М.С. Осимӣ  
**Сайраҳмонов Раҳимҷон Ҳусейнович**

**Муассисаи пешбар:**

Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди  
«Ширкати алюминийи тоҷик Кемикал»

Ҳимояи такрории диссертатсия 17 феврали соли 2021, соати 9<sup>00</sup> дар  
ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-007 назди Институти кимиёи ба номи  
В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор мегардад.  
Суроғ: 734063, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/2.  
E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва  
сомонаи Институти кимиёи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи  
В.И. Никитин шинос шавед: [www.chemistry.tj](http://www.chemistry.tj)

Автореферат санаи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2021 тавзезъ шудааст.

**Котиби илмии**  
**Шӯрои диссертационӣ,**  
**номзади илмҳои химия**



**Маҳкамов Ҳ.Қ.**

## **МУҚАДДИМА**

**Мубрамии таҳқиқот.** Масъалаи ҳалталаби вайрон шудани таҷҳизотҳои истихроҷи нафт (ТИН) ва қубурҳо яке аз вазифаҳои муҳими хочагии ҳалқ ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи мубориза бо вайроншавии ТИН дар кишварҳои ИДМ ва ҳориҷӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки шароити гуногуншаклии вайроншавии металл дар маводи истихроҷшуда (оби минералӣ, нафт ва газ) ва обҳои шорида (ганда) мебошад. Ба суръати вайроншавии металл, ки барои соҳтани ТИН истифода мегардад, таркиби муҳит ва мушкилоти технологӣ ба монанди коррозия, омилҳои таҳшиншавии парафину намак ва реологӣ таъсири назаррас мерасонад.

**Зарурати баргузории таҳқиқот.** Барои ҳифзи ТИН дар конҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои маҷмӯи махзанҳои (конҳои) ҳурд бо таркиби гуногун ва хосияти физикӣ - химиявии нафт ва обҳои қабатиро низ дороянд, реагентҳои намудҳои гуногун талаб карда мешавад. Гуногуншаклии ассортимент ва мушкилот ҳангоми интиқоли миқдори ҳурди реагентҳо аз минтақаҳои саноатӣ ва нигоҳдошти онҳо ба амал меояд, яъне онҳоро барои конҳои нафтӣ дастнорас менамояд. Бинобар ин, барои ҳалли пурраи ин масъала баргузории таҳқиқоти комплексӣ ва коркарди таркибҳои ингибирандандаи таъсироти комплексӣ (ТИТК) бо истифодаи ашёи маҳаллӣ ва реагентҳои саноатӣ, ки метавон металлро аз коррозия ва дигар мушкилоти технологи ҳангоми истихроҷи нафт дар якваҳт ба амал омадаро муҳофизат намуд, зарур аст.

**Дараҷаи омӯҳташудаи масъалаи илмӣ.** Партоҷои коркарди равғани растани манбаи ассортименти бузурги моддаҳои органикӣ мебошад. Ин манба мақсаднокии коркарди ТИТК-ро дар асоси маҳсулоти барзиёд муайян намуд. Дар алоқамандӣ бо ин, баргузории таҳқиқоти хосиятҳои ингибитории партоҷо ва дар асоси онҳо ҳосил кардани ТИТК ва муайянкуни варианҷҳои имконпазири онҳо дар саноати нафт мубрам мебошад.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот** ин коркарди асосҳои технологи ҳосилкуни таркибҳои ингибирандандаи таъсироти комплексӣ аз қатрони равғани растани ва реагентҳои саноатӣ ва омӯзиши таъсири онҳо ба хосиятҳои гуногуни (коррозия, таҳшиншавӣ парафин ва намак, коагулятсия ва нафтронӣ) флюидҳои қабатӣ дар конҳои нафтӣ мебошад.

**Объекти таҳқиқот:** таркибҳои ингибирандандаи таъсироти комплексӣ дар асоси қатрони равғани растани.

**Мавзӯи таҳқиқот.** Коркарди асосҳои технологи ҳосилкуни таркибҳои ингибирандандаи таъсироти комплексӣ аз қатрони равғани растани ва реагентҳои саноатӣ.

### **Масъалаҳои таҳқиқот:**

- таҳқиқи гузариши равандҳои вайроншавии коррозионӣ ва таҳшиншавии парафин ва намак дар конҳои нафти Тоҷикистон;
- омӯзиши хусусиятҳои технологи захираҳои дуюмдарачаи истеҳсоли равғани растани ва маводи баҳамтаъсири онҳо бо реагентҳои саноатӣ бо ҳосил

кардани таркиби амалиёти комплексидошта;

- таҳқиқи ТИТК ба сифати ингибитори коррозия дар муҳити нейтралӣ ва  $H_2S$  – намакӣ;
- илман асосноккунии ҷабҳаҳои технологии таъсири захираҳои дуюмдараҷаи истеҳсоли равғани растаний ба равандҳои коррозионӣ, таҳшиншавии парафину намак ва дигаргункунии он бо моддаҳои маълуми саноатӣ;
- таҳқиқи онҳо ба сифати коагулянти дорои хосияти ингибитори коррозия дошта дар натиҷаи тайёр кардани обҳои шорида барои фишоридан ба конҳои нафтӣ;
- нишон додани таъсири маводи баҳамтаъсироти қатрони равғани растаний (ҚРР) бо реагентҳои саноатӣ ба хосиятҳои маҳсуси флюидҳои қабатӣ (омехтаи нафт, об ва газ) ва қобилияти рондани захираҳои боқимондаи нафтӣ дар сатҳи ҷинс ҷабидашуда ва нишондиҳандаҳои реологӣ.

**Усулҳои таҳқиқот:** усулҳои гравиметрӣ ва потенсиостакии омӯзиши кинетикаи равандҳои коррозия, коагулятсия, таҳшиншавии парафин ва намак, нафтронӣ; усули электрохимиявии омӯзиши кинетика ва хусусияти таъсири ТИТК ба гузариши реаксияҳои электрохимиявӣ дар муҳитҳои дисперсионӣ.

**Соҳаи таҳқиқот** ин маводшиносӣ ва технологияи ҳосилкунии таркибҳои ингибиронандай таъсироти комплексӣ дар асоси қатрони равғани растаний барои саноати нафт мебошад.

**Марҳилаҳои таҳқиқот:** коркарди асосҳои технологии ҳосилкунии ТИТК аз ҚРР; таҳқиқи онҳо ба сифати ингибитори коррозия дар муҳити нейтралӣ ва  $H_2S$  – намакӣ; таҳқиқи гузариши равандҳои вайроншавии коррозионӣ ва таҳшиншавии парафин ва намак дар конҳои нафти Тоҷикистон.

**Пойгоҳи асосии имтилоотӣ ва озмошии таҳқиқот.** Таҳқиқот бо ёрии асбобҳои потенсиостат П-5827 М ва UR-20 иҷро шудааст. Коркарди математикии маълумоти таҷрибавӣ бо истифодаи барномаи компьютерии Microsoft Excel анҷом дода шудааст.

**Эътиоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ.** Эътиоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо усулҳои муосири таҳқиқот ва асбобҳо, мутобиқати босифатии натиҷаҳои диссертатсионии дарёфтнамуда бо қиматҳои таҷрибавӣ ва тасаввуроти назариявии дар адабиёт мавҷуда таъмин гардидааст.

**Навғониҳои илми таҳқиқот.** Дар асоси таҳқиқоти таҷрибавии захираҳои дуюмдараҷаи истеҳсоли қатрони равғани растаний ва дигаргункунии он бо реагентҳои маълуми саноатӣ ба сифати ингибитори коррозия дар обҳои гуногуни конҳои нафтии Тоҷикистон гузаронида шуд:

- нишон дода шудааст, ки дигаргункунии ҚРР бо реагентҳои партовҳои маълуми саноатӣ дар муҳити коррозионӣ-агрессивии гуногун: нейтралӣ ва  $H_2S$ -намакӣ дар системаи истехроҷи нафт, тайёркунии оби қабатӣ хосияти ингибиронии баландро зоҳир менамояд;
- таҳқиқи таъсири онҳо ба раванди коррозия (хурдашавӣ), таҳшиншавии парафин ва намак (ТПН), коагулятсия ва нафтронӣ таҳқиқ карда шуда, дурнамои истифодаи онҳо дар саноати нафт муайян карда шудааст;
- бо таҳқиқи качхатҳои поляrizatsionӣ аниқ карда шудааст, ки ТТКИ –и аз партовҳои коркарди пахта ва реагентҳои саноатии ҳосилкардашуда реаксияи

электрохимиявии катодӣ ва анодиро самаранок паст мекунад. Муқаррар карда шудааст, ки реагенти намуди аминии «Дигазфен»-и саноатӣ бисёртар шиддатнокии раванди деполяризациониро зоҳир менамояд. Механизми таъсири ҚРР характери адсорбционӣ дорад;

- муқаррар карда шудааст, ки намаки аминии ҚРР ба таҳшиншавии зарраҳои муаллақ ва софшавӣ аз нафт мусоидат менамояд;
- композитсияи таъсироти комплексӣ ба сифати ингибитори коррозияи металл ва таҳшиншавии парафин ҳосил ва санчиш карда шудааст.

*Аҳамияти назарии таҳқиқот.* Дар диссертасия ҷанбаҳои назарии таҳқиқоти коррозионӣ-электрохимиявӣ ва физикавӣ-химиявии маҳсулоти қабати нафтӣ: коррозия, таҳшиншавии парафин ва намак, коагулятсия ва нафтронӣ баён шудааст.

*Аҳамияти амалии таҳқиқот.* Таҳқиқоти гузаронидашудаи ҳосиятҳои ингибиронии композитсия ва таъсири онҳо ба ҳосиятҳои флюидҳои қабат имконият дод, ки технологияи ҳосилқунии таркибҳои таъсироти комплексӣ барои саноати нафт коркард карда шавад. Маълумотҳои натиҷавӣ имкон медиҳад, ки масъалаи аз рӯйи меъёر истифодабарии партовҳо ҳал гардида, ба васеъшавии маҳзанҳои ашёгӣ дар истеҳсолоти таркиби композитсияни таъсири маҷмуавӣ мусоидат менамояд. Таркиби таъсири комплексӣ коркард шуда, истифодаи технологиी он пешниҳод карда шудааст.

Асобоб барои ченкуни нишондиҳандаҳои коррозионӣ ва коагулятсияни муҳити агресивӣ дар озмоишгоҳҳои илмӣ ва таълимӣ аз тарафи устодон ва донишҷӯён барои иҷро кардани корҳои дипломӣ, курсӣ ва озмоишгоҳӣ истифода шуда истодаст.

#### *Нуктаҳои ҳимояшаванди диссертасия:*

- натиҷаҳои таҳқиқоти композитсия ҳамчун ингибитори коррозия дар муҳитҳои нейтралӣ-намакин ва гидрогенсулфидӣ-намакин;
- натиҷаҳои таъсири композитсия ба раванди коррозионӣ ва таҳшиншавии парафин ва намак дар яквақт;
- натиҷаҳои омӯзиши композитсия ба сифати коагулянти дорои ҳосияти ингибитори коррозия ва таъсири онҳо ба сифати таёргунии обҳои шоридай конҳои нафтӣ барои фишоридан ба маҳзанҳо;
- тарзи ҳосилқунӣ ва истифодаи амалии композитсияҳо дар системаи истеҳроҷ, ҷамъ ва интиқоли нафт.

*Саҳми шаҳсии довталаҳ* дар вазифагузориҳои таҳқиқот, усулҳои ҳалли онҳо, дарёфткунӣ ва коркарди маълумотҳои таҷрибавӣ, таҳлил ва ҷамбасткунии натиҷаҳо, инчунин ба тасвиятории хулосаҳои асосӣ ва мазмуни диссертасия инъикос мегардад.

*Таъииди диссертасия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.* Натиҷаҳои асосии диссертасия дар Конфронсҳои зерин муҳокима карда шудааст: Межд. конф. «Наука и современное образование: проблемы и перспективы», посв. «60-летию ТГНУ». ТГНУ (Душанбе, 2008); IV-ой Межд. науч.-практ. конф. «Перспективы развития науки и образования». ТТУ (Душанбе, 2010); Респ. науч. Конф. «Химия: исследования, преподавание, технология». ТНУ (Душанбе, 2010); Респ. науч. конф. «Проблемы современной

координационной химии». ТНУ (Душанбе, 2011); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава ТНУ, посв. «17-й годовщине Независимости Республики Таджикистана». ТНУ (Душанбе, 2008); Респ. науч.-теор. конф. проф.-преп. состава ТНУ, посв. «18-й годовщине Независимости Республики Таджикистана». ТНУ (Душанбе, 2009); Респ. науч.-теор. конф. профессорско-преподавательского состава ТНУ, посв. году образования и технических знаний. ТНУ (Душанбе, 2010); Респ. науч.-теор. конф. проф.-преп. состава и сотрудников ТНУ, посв. 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан. ТНУ (Душанбе, 2016); XIV-Нумановский чтений: «Достижения химической науки за 25 лет государственной независимости Республики Таджикистан». Институт химии АН РТ (Душанбе, 2017); IV Межд. конф. «Вопросы физической и коллоидной химии», посв. памяти д.х.н., проф. Якубова Х.М. и Юсурова З.Н., ТНУ (Душанбе, 2019).

**Интишори натицаҳои диссертатсия.** Аз рӯи мавзӯи диссертатсия 6 мақола дар маҷаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақола дар маводи конференсияҳои илмӣ нашр шуда, 1 Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт шудааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Рисолаи диссертационӣ аз муқаддима, маълумоти адабиёт, қисми методҳои таҳқиқот ва таҳқиқоти амалан таҷрибавӣ, муҳокимаи натицаҳо ва хулосаҳо иборат аст. Диссертатсия дар ҳаҷми 120 саҳифаи матни компьютерӣ, 28-ҷадвал ва 13-расм баён шудааст. Номгӯи адабиётҳои истифодашуда 152 ададро дар бар мегирад.

## МУҲТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

**Дар муқаддима** мубрамияти мавзӯи интихобнамуда асоснок карда шуда, мақсад ва масъалаҳои таҳқиқот ба тасвиб оварда шуда, мазмуни асосии диссертатсия барои дифо баён гардида, имкониятҳои асосии истифодадаи амалии натицаҳои таҳқиқот нишон дода шудааст.

**Дар боби якум** «Равандҳои вайроншавии коррозионӣ ва дурнамои коркарди ингибиторҳои коррозия ва истифодабарии онҳо дар саноати нафт» натицаҳои таҳқиқоти илмии ватанӣ ва хориҷӣ оиди омӯзиши вайроншавии коррозионӣ ва дигар равандҳои вайронкунанда дар саноати нафт ва роҳҳои пешгирии он, имконияти соҳаҳои истифодабарии захираҳои дуюмдараҷаи истеҳсоли равғани пахта нишон дода шудааст.

## БОБИ 2. МАВОД ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТ, МОҲИЯТИ КОРРОЗИОНӢ-ФАҶОННОКИИ ОБҲОИ ҶАБАТИ КОНҲОИ НАФТИИ ТОҶИКИСТОН

*Таркиби химиявӣ ва хусусияти фаъоли коррозионии обҳои ҷабати конҳои нафтии Ҷумҳурии Тоҷикистон.* Таъсири вайронкунандагии маводи ҷоҳро ба таҷҳизотҳои нафтиҳроҷчунанда аз мавҷудияти миқдори қисматҳои фаъоли коррозионӣ, чун моддаҳои деполяrizатсиякунанда ба монанди  $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $H_2S$  вобаста аст.

Чуноне, ки аз ҷадвали 1 бармеояд, обҳои конҳои Шоҳамбарӣ, Кичик-Бел-Оқбош-Адир бо фаъолияти баланди коррозионӣ бо он фарқ мекунанд, ки дар таркиби онҳо миқдори зиёди  $H_2S$  (105 то 170 мг/л) мавҷуд аст. Обҳои дар

конҳои нишондодашуда бо мавҷудияти баланди сулфатҳо ва ионҳои калсий фарқ намуда, дар таҷхизотҳо таҳшиншавии намакҳоро ба вучуд меорад.

### **Ҷадвали 1 - Таркиби химиявии обҳои пластӣ ва шоридай конҳои Тоҷикистон**

Номгӯи ионҳо	Мавҷудияти ионҳо дар конҳо, мг/л			
	ИИНГН	Бештентоғ	Шоҳамбарӣ	Кичик-Бел - Оқбош-Адир
$\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ + $\text{NH}_4^+$	44589.6 +36.0	39944.3+55.0	6686.7+213.0	31814.0+60.0
$\text{Ca}^{+2}$	4308	2755.5	1628.3	5810.5
$\text{Mg}^{+2}$	1216.0	988.0	1064.0	2584.0
$\text{Fe}^{+2}, \text{Fe}^{+3}$	1.6	1.6	384.0	След.
$\text{Cl}^- + \text{Br}^-, \text{J}^-$	79410.5+42.3	67628.1+95.9	13904.6+42.1	63927.5 + 335.6
$\text{SO}_4^{+2}$	488.3	1818.8	3345.0	2334.0
$\text{HCO}_3^{+2} (\text{H}_2\text{S})$	219.6 (-)	305.5 (4.72)	1738.5(105.0)	317.6 (170.0)
Минерализация	130312.5	113592.8	29006.69	107365.6

*Интиҳоби маводи аввалия ва таҳқиқоти ҳосиятҳои онҳо*

*Қатрони равғани расстанӣ (КРР) - бοқимондаи коркарди равған буда, моддаи часпакмонанди рангаш сиёҳ аст ва дар таркибаш кислотаҳои равғанини органикии калонмолекула, госсипол, моддаҳои сафеда, пайваствҳои гуногуни фосфорӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад.*

*Фраксияи васеъи тобитумии нафти баландсулфур (ФВТНБ) – баъди тақтири нафти мол-и ҳосилшуда чунин таркиб дорад, вазн бо %: С - 83.7-84.75; Н - 11.1-15.2; S<sub>умумӣ</sub>=1.05-4.10 (аз ҷумла S<sub>сулфид</sub>=0.75-3.15). Дар тақтири фракционӣ (то 350°C) 92.0-93.0% ҷӯшида ҷудо мешавад.*

*Ингибитори коррозияи гидрогенсулфиди тамгаи «Дигазфен» (Д) ҳосилаҳои хинолинӣ ва қатори равғани эфирҳои аминиро дар бар мегирад.*

*Боқимондаи кубӣ (зарф) тозакунии аммиак бо моноэтаноламин ҳангоми истеҳсоли аммиак (МЭА) – моеъи қаҳваронги бо бӯи аммиак, d<sub>4</sub><sup>20</sup>=1.05-1.1 г/см<sup>3</sup> дар об хуб ҳалшаванда. Тавассути таҳлилҳо муқаррар гардид, ки МЭА дар ҳуд чунин таркибро доро мебошад, вазн бо %: моддаҳои зифтӣ – маҳсули полимеризатсияи МЭА - 5-12; кислотаи мӯрча -1-3; об - 25-30. Зифти МЭА чунин таркиби элементиро дар бар мегирад, бо %: С - 55.37; Н - 8.97; N - 26.42; O - 9.24.*

*МСФ (ОП-10) – эфири моноалкилфенилии полиэтилени гликол дар асоси полимердистиллят C<sub>n</sub>H<sub>2n+1</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O-(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O)<sub>m</sub>H, ки дар ин ҷо n=8-10, m=10-12 (ОП-10) – ГОСТ 8433-81.*

### **БОБИ 3. ТАҲҚИҚОТИ САМАРАНОКИИ ЯҚҚАТОР ИНГИБИТОРҲОИ САНОАТӢ ВА ТАРКИБҲОИ ТАЪСИРОТИ КОМПЛЕКСИИ КОРКАРДШУДА ДАР МУҲИТҲОИ КОРРОЗИОНӢ-ФАҶОЛИ КОНҲОИ ТОҶИКИСТОН**

*Самаранокии ингибиторҳои саноатӣ дар муҳитҳои коррозионӣ-фаҷоли конҳои Тоҷикистон*

Ба сифати ингибитори коррозия 11-то ингибиторҳо дар об ва нафт ҳалшаванда: ИКБ-4, ГРМ, ТАЛ-2, ИКБ-2-2, ИКАР-1, КИ-1, Ифхангаз, Север-1, ИКБ-6, ИКМ-4, АзНИПИ-72 ва омехтаи онҳо санҷида шудааст. Ин ингибиторҳои маълуми саноатӣ дар обҳои шоридай конҳои нафтии Тоҷикистон ба натиҷаҳои баланди самараноки ҳимоя ноил нагардиданд.


Ингибиторҳои коррозияи аз ҳама самаранок ва омехтаи онҳо барои ҳимояи коррозияи дохили қубурҳо ва ТИН дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

**Ҷадвали 2** - Ингибиторҳои коррозияи аз ҳама самаранок барои ҳимояи таҷхизотҳои истихроҷи нафти дар муҳити коррозионии фаъол


ингибиторҳо	Концентратсия, мг/л	Самаранокии ҳимоя, %	Кон
ҚРР	50	69.0	Бештенгтог
	150	67.0	
	300	72.0	
ИКБ-2-2+ИКБ-4	100/50	75.4	Шоҳамбарӣ
ИКБ-2-2+ ҚРР	100/50	75.3	
ИКБ-4в+ ҚРР	100/50	72.0	Равот
ТАЛ-2	100	90.0	
ИКБ-4в+ ҚРР	50/25	93.0	Кичик-Бел ва Оқ-Бош-Адир
	75/50	97.2	
ИКБ-4в	50	76.18	Кичик-Бел ва Оқ-Бош-Адир
ИКБ-4в+ ҚРР	50/50	81.6	

*Таъсири қатрони равгани растанӣ (ҚРР) ва композитсия дар асоси он ба ҳусусияти электрохимиявии пӯлод Ст.3 дар обҳои қабатӣ*

Самаранокии гурӯҳи композитсионӣ дар асосӣ ҚРР нисбат ба ҳамаи навъҳои асосии обҳои қабатӣ, ки дар конҳои нафти Тоҷикистон мавҷуд мебошад, омӯхта шудааст. Таҷрибаҳо бо истифодаи потенсиостати П-5827М гузаронида шудааст. Дар расмҳои 1-2 қаҷхаттаи кинетикии равандҳои электродии ҳалшавандагии анодии металл ва деполяризатсияи оксигенӣ дар обҳои қабатии конҳои ИИНГ Нафтобод бо иштироки ҚРР ва омехтаи онҳо бо Диғазфен дар ҳарорати 20°C нишон дода шудааст.



**Расми 1** - Қаҷхаттаи поляризатсияни катодӣ ва анодии пӯлод Ст.3, ки дар ҳарорати 20°C дар обҳои қабатии ИИНГ-и Нафтобод бо иштироки омехтаи ингибиторҳои ҚРР:Диғазфен (1:1) дар концентратсияҳои гуногун: 0-0\* ва бо иловай ингибитор дар концентратсияи 1-1\* - 200 мг/л; 2-2\* - 250 мг/л; 3-3\* - 500 мг/л ҳосил шудааст.



**Расми 2** - Қаҷхаттаи поляризатсияни катодӣ ва анодии пӯлод 3, ки дар ҳарорати 20°C дар обҳои қабатии ИИНГ-и Нафтобод дар иштироки омехтаи ингибиторҳои ҚРР:Диғазфен:ФВТНБ (1:1:1) дар концентратсияҳои гуногун : 0-0\* бе ва бо иловай ингибитор бо концентратсияи 1-1\* - 200 мг/л; 2-2\* - 250 мг/л; 3-3\* - 500 мг/л ҳосил шудааст.

Натицаҳои хуб дар таносуби ҚРР:Д баробар бо 1:2 мушоҳида гашта, дар обҳои кони Бештенгтоғ ва ИИНГ-и Нафтобод самараи ҳимоя ба 93% баробар мешавад (концентратсия 200-250 мг/л). Дар таносуби 1:1 ва 2:1 самараи омехта нишондоди каме паст дорад. Ба таркиби композитсия дохил кардани ингридиенти сеюм ФВТНБ ба баландшавии хосияти муҳофизатии ин композитсия (ҚРР:Д:ФВТНБ=1:1:1) то 98% (концентратсия = 500 мг/л) оварда мерасонад, ки дар ин ҳол  $\gamma = 44.5$  мебошад (чадвали 3).

Чунони, ки аз ҷадвали 4 дида мешавад, «Д» дар муҳити обҳои қабатии ҷоҳи Бештенгтоғ потенсиали статсионариро аз  $\phi_{ct}=0.49$  то  $\phi_{ct}=0.42$  В мелағжонад. Дар концентратсияи 100 мг/л барқароршавии катодии  $H_2$  ҳангоми  $\phi_k=-0.57$  В будан то  $\gamma_k=5$ , ҳангоми  $\phi_a=-0.28$  В будан барои ҳалшавии анодии металл  $\gamma_a=1.6$  маротиба кам мешавад. Ҳангоми чунин концентратсия омехтай он бо ҚРР дар таносуби ҚРР:Д=1:2 раванди катодиро  $\gamma_k=25.2$  ва анодиро -  $\gamma_a=79.6$  маротиба кам менамояд (чадвали 4).

### Ҷадвали 3- Натицаи таҳқиқи ингибиторҳои коррозия ва намактаҳшиншавӣ дар муҳити агрессивии конҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми $t=20^\circ C$

Чоҳҳо	Ингибитор	Концентратсияи ингибитор (С), мг/л	Ҷар.корр. ( $J_{корр.} \times 10^3$ ), А/см <sup>2</sup>	Суръати корр.(К), г/м <sup>2</sup> ·час	Самараи ингибиторӣ, γ	Дараҷаи ҳимоя Z, %
Бештенгтоғ	Бе ингибитор	-	0.159	1.66	-	-
	Дигазфен (Д)	50	0.063	0.66	2.5	60.2
		100	0.048	0.50	3.3	69.2
		200	0.047	0.49	3.4	70.4
		400	0.035	0.37	4.5	77.7
	ҚРР	50	0.055	0.58	2.9	63.3
		100	0.050	0.52	3.2	67.0
		200	0.045	0.47	3.5	70.1
	ҚРР:Д=1:2	50	0.015	0.16	10.4	89.5
		100	0.012	0.13	12.8	91.7
		200	0.010	0.11	15.1	92.8
	ҚРР:Д=1:1	50	0.018	0.19	8.7	87.9
		100	0.016	0.17	9.8	89.0
		200	0.014	0.15	11.0	90.4
	ҚРР:Д=2:1	50	0.015	0.16	10.4	89.0
		100	0.014	0.15	11.0	90.4
		200	0.012	0.13	12.8	91.6
Нафтобод	Бе ингибитор	-	0.076	0.79	-	-
	Дигазфен (Д)	100	0.68	0.70	1.13	11.7
		200	0.035	0.36	2.20	54.4
		500	0.016	0.17	4.65	78.5
	ГРМ:Д=1:1	100	0.028	0.29	2.7	62.7
		250	0.005	0.06	13.5	92.5
		500	0.005	0.05	15.1	93.4
	ГРМ:Д:ФВТНБ=1:1:1	200	0.016	0.16	4.8	79.0
		250	0.0079	0.083	9.5	89.5
		500	0.0017	0.010	44.5	98.0

**Чадвали 4** - Таъсири «Д» ва композитсияи он бо ҚРР ба хусусияти электрохимиявии пўлод Ст.3 дар обҳои қабатии конҳои Бештенгтоғ ва ИИНГ Нафтобод

Ингибитор	Конҳо	C, мг/л	$\Phi_{ct}$ мВ	Чараёни катодӣ ( $i_k$ при $\phi = 0.75V$ ), А/см <sup>2</sup>	Чараёни анодӣ ( $i_{apri \phi = 0.28V}$ ), А/см <sup>2</sup>	$K_k$ г/м <sup>2</sup> . ч	$K_a$ г/м <sup>2</sup> . ч	$\gamma_k$	$\gamma_a$
Дигазфен (Д).	Беш- тенг- тоғ	-	490	$2.51 \cdot 10^{-3}$	$1.0 \cdot 10^{-2}$	26.2	104.3	-	-
		100	450	$5.01 \cdot 10^{-4}$	$6.3 \cdot 10^{-3}$	5.23	65.8	5.0	1.6
		200	435	$5.01 \cdot 10^{-4}$	$4.46 \cdot 10^{-3}$	5.23	46.6	5.0	2.2
		400	420	$1.99 \cdot 10^{-4}$	$2.51 \cdot 10^{-3}$	2.08	26.2	12.6	4.0
ҚРР	Беш- тенг- тоғ	50	350	$3.98 \cdot 10^{-4}$	$1.9 \cdot 10^{-4}$	4.15	2.08	6.3	50.1
ҚРР: Д = 2:1		50	360	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$6.3 \cdot 10^{-4}$	2.04	6.58	25.2	15.9
ҚРР: Д = 1:1		50	355	$1.25 \cdot 10^{-4}$	$1.25 \cdot 10^{-4}$	1.31	1.31	20.0	79.6
ҚРР: Д = 1:2		50	320	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-5}$	1.65	0.42	15.9	248
		100	350	$1.0 \cdot 10^{-4}$	$1.25 \cdot 10^{-4}$	1.04	1.31	25.2	79.6
		200	350	$7.9 \cdot 10^{-5}$	$1.0 \cdot 10^{-4}$	0.83	1.04	31.6	100.0
ҚРР: Д = 1:2	ИИНГ Нафт- обод	-	620	$1.25 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-2}$	1.31	415.3	-	-
		200	450	$1.41 \cdot 10^{-4}$	$3.98 \cdot 10^{-3}$	1.47	41.5	0.9	10.0
		500	430	$6.31 \cdot 10^{-5}$	$7.9 \cdot 10^{-3}$	0.66	82.8	2.0	5.0
		250	420	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$1.0 \cdot 10^{-3}$	1.65	10.43	0.8	39.8
ҚРР: Д:ФВТН Б = 1:1:1		500	400	$1.58 \cdot 10^{-4}$	$7.9 \cdot 10^{-5}$	1.65	0.83	0.8	500.0

Омехтаи ин ингибиторҳо потенсиали статсионарии металлро  $\Phi_{ct}$  ба тарафи мусбат дар хисоби миёна ба 150 мВ тағиیر дода, ба ҳардун реаксияҳои электрохимиявӣ таъсири самаранок мерасонад. Таъсири «Д» бештар бо зиёдшавии шиддатнокии раванди деполяризатсия мушоҳида мегардад. Механизми таъсири ҚРР хусусияти адсорбсионӣ дорад. «Д» бошад ба потенсиали умумии системаи оксиду барқароршавӣ таъсир расонда, ба тағиирёбии ҷаҳиши потенсиали қабати дучандай электрикӣ дар сарҳади фаза мусоид аст.

#### *Баҳодиҳӣ ба пас аз таъсири ҚРР ва таркибҳои дар асоси он*


Барои интихоби таркиби самаранок бо мақсади истифодаи онҳо дар шароитҳои аниқи истифодабарӣ зарур меояд, ки омили муҳим, ба монанди вақти пас аз таъсир, ки дар муддати он таркиб ҳосияти муҳофизатии худро ба таври қаноатбахш нигоҳ дошта метавонад, қайд карда шавад.

Дар дастгоҳи электроди ҷархананда шартҳои (суръати ҷоришавии моеъ, ҳарорат, таркиби агрессивии муҳит) истифодабарии муайян моделиронида шуд. Электроди омодакардашуда барои дар сатҳи он пардаи муҳофизатӣ ба вуҷуд ояд, дар муддати 1 дақиқа ҳангоми тезҷархзании электрод 500 дақ<sup>-1</sup> дар маҳлули 10%-и ингибитор воридонида мешавад. Қисми зиёдатии ингибитор ҳангоми 1000 дақ<sup>-1</sup> дар муддати 1 дақиқа дур карда мешавад. Баъдан ҳангоми тезҷархзании электрод 1000 дақ<sup>-1</sup> ба таври даврӣ бузургии зерин:  $R_p = (d\phi/dt) \cdot \Phi$  →  $\Phi_k$ , ки муқовимати поляризатсионӣ ном дорад, муайян карда мешавад. Хаттӣ будани қаччии поляризатсионӣ (КП) дар ҳудуди потенциалҳои  $\Phi_k \pm 10\text{mV}$  фарз карда шуда, дорои  $R_p = (\Delta\phi/\Delta t) \cdot \Delta\phi = 10$  (1) имконпазир аст. Суръати коррозия бо ифодаи муайянни усули муқовимати поляризатсионӣ:  $i = B/R_p$ , ки дар ин ҷо  $B = b_a \cdot b_c / 2,3 \cdot (b_a + b_c)$  мебошад. Бузургихои  $b_a$  ва  $b_c$  бо шарти моиллии хати қачи поляризатсионии ҳангоми  $\Delta\phi = 0$  ё ин, ки


$\Phi=\Phi_k$  дар таҷрибаҳои новобаста муайян карда мешавад. Барои гузаронидани таҳқиқотҳо потенсиостати П-5827М ва ячейкаи электрохимиявии ЯСЭ-2, тахометри рақамии ТЦ-3М ва сониясанчи электрикии СЭЦ-100 истифода шудааст.

Аз тарафи В.М. Новаковский ифодаи барои моделирории сели суръатнокии моеъ дар қубурҳо дар шароити озмоишӣ:  $V=0.26(v/D)^{1/2}(v/n)^{1/2}$ , ки дар ин ҷо  $V$ -суръати ҷоришавии моеъ дар қубурҳо ( $m/s$ );  $v$  - часпакии кинематикӣ ( $cm^2/s$ );  $D$  - зариби диффузияи оксиген  $cm^2/s$ ;  $n$  - тезҷархзании электрод  $s^{-1}$  мебошад, қабул карда шудааст. Барои аз нав ҳисобкуни мудилаҳои эмпирикӣ зерин истифода шуданд:  $\tau_{bt}^{25} = \tau_m^t - 300t + 0.22\sqrt{m} + 7.32$  (соат) (2);  $\tau_{pd}^{25} = \tau_{1000}^t - 100t^{-1} + 5.3$  (соат) (3), дар ин ҷо  $\tau_{bt}^{25}$  - вақти пас аз таъсир дар  $25^\circ C$  ва суръати ҷархзаний  $500$  дак $^{-1}$ ;  $\tau_m^t$  - вақти пас аз таъсир дар ҳарорати  $t$  ва суръати ҷархзаний -  $m$  мебошад. Мудилаи (2) барои муҳити оксигенӣ (3) - гидрогенсулфидӣ дуруст меояд. Аз рӯйи усули баён шуда ингибитори КРР ва қатори ҳосилаҳои он (ва минбаъд КРР-3 - КРР:МЭА=1:2, КРР-4 - КРР:МЭА=2:1, КРР-6 - КРР:Д=1:2, КРР-7 - КРР:Д=2:1, КРР-8 - КРР:ПКА=2:1 таҳқиқот шудааст (асосҳои *тиридинӣ* дар *коксонии ангишт* ҳосилшуда - ПКА).

Ба сифати муҳити коррозионӣ маҳлули 3%-и NaCl ва обҳои қабатии конҳои Бештенгтоғ ва Шоҳамбарӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуд. Дар расмҳои 3 ва 4 динамикаи тағйирёбии суръати коррозия бо тағйирёбии ҳарорат (расми 3) ва тезҷархзании электрод (расми 4) дар маҳлули 3%-и NaCl нишон дода шудааст.



**Расми 3** - Тағйирёбии суръати коррозия ( $\rho$ ) дар вобастагӣ аз вақт ( $\tau$ ), дар маҳлули 3% NaCl ҳангоми  $n=1000$  мин $^{-1}$  ва  $t^0C:1-40; 2-50; 3-60; 4-70$ ; (маҳлули 10%-и КРР дар ФВТНБ)



**Расми 4** - Тағйирёбии суръати коррозия вобаста аз вақт барои пӯлоди Ст.3, дар маҳлули 3%-и NaCl ҳангоми  $t=60^\circ C$  ва  $n.dak^{-1}$ : 1-500; 2-1000; 3-2000 (маҳлули 10%-и КРР дар ФВТНБ)

Чӣ тавре, ки аз расми 3 маълум мегардад, фосилаи ҳароратии  $40-60^\circ C$  вақти пас аз таъсирни ингибиторҳо ба як ҷанд тартиб кам мешавад. Бо зиёдшавии ҳарорат ҳусусияти тағйирёбии вақти пас аз таъсирни ингибиторҳо нисбатан ҳамвор ва ҳангоми  $80^\circ C$  дар амал барои ҳамаи ингибиторҳои

тахқиқшуда ба сифр баробар мебошад. Чунин вобастагиро ҳам ҳангоми тағыйирёбии тезчархзаний электррод мушоҳида кардан мумкин аст (расми 4).

Ҳамин тавр бо зиёдшавии  $n$  аз 500 то 2000 дақ<sup>-1</sup> (зиёдшавии суръати чоришавии моеъ дар қубур аз 1 то 4 м/с рост меояд) вақти пас аз таъсир ҳангоми 60°C аз 12 то 0.5 соат кам мешавад. Тағыйирёбии суръати коррозияи обҳои қабатии ҷоҳҳои Бештенгтоғ нишон дод, ки вақти баъдитаъсирии ингибиторҳо қиёсан ба маҳлули 3%-и NaCl хеле кам мешавад. Баландшавии концентратсияи ингибитор аз 10 то 50%, ҳангоми 60°C, вақти баъдитаъсирии онро (аз 0.25 то 0.7 соат) на он қадар зиёд карда метавонад, яъне концентратсияи оптималии ингибитори додашуда барои миқдори «зарбай» коркарди ТИН аз 10% зиёд намегардад. Бузургии баъди графикии дифференсионидашудаи вақти пас аз таъсир барои ингибиторҳои гуногун аз рӯйи муодилаҳои (2) ва (3) дар  $t=25^{\circ}\text{C}$  ва  $n=500$  ҷархзанӣ/дақиқа ҳисоб карда шудааст. Маълумотҳои ҳосилгардида дар ҷадвали 5 оварда шудаанд.

Ҷӣ тавре аз ин маълумотҳо бармеояд, вақти пас аз таъсирии ингибиторҳо дар обҳои қабатии ҷоҳҳои Бештенгтоғ дар муқоиса бо маҳлули 3%-и NaCl ба ҳисоби миёна ба 1.5 соат паст мегардад. Фақат КРР- 8, ки дар ин ҷо  $\tau_{\text{бд}}$  ба 0.7 соат зиёд мебошад, вақти миёнаи баъдитаъсирий барои ингибиторҳои додашуда ҳангоми  $t=20^{\circ}\text{C}$  ва суръати чоришавӣ 1 м/с будан 10 соатро ташкил медиҳад.

Ҷӣ тавре аз ҷадвали 5 бармеояд, ин ингибиторҳо барои муҳити гидрогенсулфидии Шоҳамбарӣ бо концентратсияи H<sub>2</sub>S зиёда аз 50 мг/л, ҳатто дар ҳароратҳои на он қадар баланд баъдитаъсирии онҳо паст буда, дар ҳарорати то 50-60°C бошад, якбора то 0 паст мегардад.

**Ҷадвали 5 –** Вақти пас аз таъсири қатрони равғани растаний (КРР) ва як қатор ҳосилаҳои он

Муҳит	Ингибитор	Пас аз таъсир, с, ҳангомӣ $V=1\text{м/с}$	
		$t = 25^{\circ}\text{C}$	$t=60^{\circ}\text{C}$
Обҳои қабатӣ (Бештенгтоғ)	КРР	9.5	0.25
	КРР -3	10.0	0.7
	КРР -4	9.5	0.25
	КРР -6	10.0	0.7
	КРР -7	9.5	0.25
	КРР -8	10.1	0.8
Обҳои қабатӣ (Шоҳамбарӣ) $\text{CH}_2\text{S}=100$ мг/л	КРР	3.3	0
	КРР -3	3.3	0
	КРР -4	3.8	0.5
	КРР -6	3.5	0.2
	КРР -7	3.3	0
	КРР -8	3.3	0
NaCl- и 3%	КРР	11.8	2.5
	КРР -3	12.1	2.8
	КРР -4	10.2	0.8
	КРР -6	10.5	1.25
	КРР -7	11.5	2.25
	КРР -8	9.4	0.1

Ҳамин тавр ҚРР ва қатори ҳосилаҳои он дар муҳити оксигендор натиҷаи самаранокии пас аз таъсирро ноил гардида, метавонад барои муҳофизати таҷхизотҳои истихроҷи нафт ва қубурӯ бо технологияи коркарди яккарата дар ҳарорати то  $40^{\circ}\text{C}$  тавсия шавад.

*Таъсири коагуляционӣ ва ингибитории намакҳои қатрони равгани растани*

*ҳангоми омода намудани обҳо барои фишурдан дар ҷоҳои нафтӣ*

Самаранокии системаи зери об кардани конҳои нафт аз омилҳо зерин: устуворӣ, мувоғиқ будани обҳои барои фишурдан бо обҳои қабатӣ ва миқдори зарраҳои саҳти муаллақ ва нафт дар обҳо вобаста аст.

Дар натиҷаи таъсири якҷоягии коррозия ва намактаҳшиншавӣ қабули об дар ҷоҳҳо паст гардида, фишор дар шабакаҳои обгузар баланд шуда, суръати кандашавии онҳо зиёд мешавад. Намакҳои органикӣ ҳангоми ба обҳои минералӣ илова шудан ба намакҳои бисёрвалента таъсир намуда, дар натиҷа пайвастиагиҳои зеринро ҳосил менамояд:  $2\text{RCOONH}_3^+ - \text{R} + \text{Me} \rightarrow (\text{RCOO})_2\text{Me}^{+2} + 2\text{Cl}^- \text{NH}_3^+ - \text{R}$  (2). Намакҳои кислотаҳои органикӣ  $(\text{RCOO})_2\text{Me}^{+2}$  ба тағиیرёбии соҳтори зарраҳои муаллақи саҳт ва нафти дар об буда таъсир мерасонад, ки ба самаранокии таҳшиншавӣ ва ҳамчунин ба рӯйи об баромадани нафт мусоидат менамояд. Маводи дигарин – ингибитори аминии  $(\text{Cl}^- \text{NH}_3^+ - \text{R})$  ҳосияти муҳофизатии коррозионӣ дорад.

**Ҷадвали 6** - Самаранокии таъсири намакҳои натригӣ ва аминии ҚРР ба дараҷаи тозакунии обҳои шоридаи конҳои нафти Тоҷикистон

Конҳо	Реагент	Иловай реагентҳо, г/т	Вақти истодан, соат	Мавҷудият, мг/л (Самаранокӣ дар %)	
				омехтаи механикӣ	маводи нафтӣ
Кичик-Бель	-	-	0	360 (-)	140 (-)
	-	-	3	103 (71.4)	90 (35.7)
	Натриевая соль ГРМ	10	1	80 (77.7)	35 (75.0)
		-«-	3	40 (88.8)	10 (92.8)
	Аминовые соли ГРМ	-«-	1	75 (79.2)	30 (78.6)
		-«-	3	35 (90.3)	Следы (99.9)
Акбаш-Адыр	-	-	0	500 (-)	80 (-)
	-	-	3	250 (50)	40 (50.0)
	Натриевая соль ГРМ	10	1	120 (76)	20 (75.0)
		-«-	3	80 (84)	15 (81.1)
	Аминовые соли ГРМ	-«	1	120 (76)	20 (-)
		-«-		15 (97)	- (100)

Аз ҷадвали 6 дида мешавад, ки, самаранокии тозакунандагӣ бо  $\text{NH}_2$  ҚРР дар обҳои конҳои нафтӣ дар миқдори  $10 \text{ g/m}^3$  дар муддати 3-соат аз рӯйи маводи нафтӣ 99.9% ва омехтаҳои механикӣ бошад 90.3%-ро ташкил медиҳад, ки ба  $\text{Na}\text{KPP}$  рақобатпазир аст. Таҳқиқи самаранокии муҳофизати дастгоҳҳои конҳои нафтӣ аз коррозия бо усули потенсиостатикӣ дар оби кони Кичик-Бел, ки то  $1500$  мг/л  $\text{H}_2\text{S}$  дорад, гузаронда шудаст.

**Чадвали 7** - Самаранокии ҳимояи намакҳои натригӣ ва аминии ҚРР дар вобастагӣ аз концентратсияи онҳо

Ингибитор	Концентратсия, мг/л	Суръати коррозия, г/(м <sup>2</sup> ·ч)	Самараи ҳимоя, %
Намаки натригии ҚРР (Na ҚРР)	-	1.80	-
	5	1.60	11.1
	10	1.45	18.4
	50	1.45	18.8
Ингибитори коррозионии нағъи аминӣ	50	0.80	56.4
	100	0.49	74.7
	200	0.15	91.3
	400	0.12	94.0
Намакҳои аминии ҚРР (NH <sub>2</sub> ҚРР)	10	0.58	68.9
	50	0.52	71.8
	100	0.40	78.7
	150	0.33	82.5
	200	0.15	91.4

Аз ҷадвали 7 дида мешавад, ки самаранокии ҳимояи ингибитори аминӣ ҳангоми 50 мг/л ба 56% мерасад, дар 200 мг/л бошад аз 91% зиёд мешавад. Намакҳои натригии ҚРР металлро аз коррозия то 11-18% муҳофизат мекунад. Ҳимояи NH<sub>2</sub> ҚРР дар ҳудуди 68-91% буда, як ҷоя равандҳои анодӣ ва катодиро суст менамояд. Ҳамин тавр, намаки аминии ҚРР метавонад дар системаи фишурдани обҳои шорида ба қабати кон ба сифати коагулянт ва ингибитор истифода шавад.

*Таъсири намаки моноэтаноламинии қатрони равгани растани  
ба нафтодиҳандагии қабат*

Барои дар як вақт беҳтаркуни хосияти нафтронии обҳои минералии ба қабат фишоридашавандай ионҳои Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>+2</sup> дошта ва ҳамчунин пешгири намудани таҳшиншавии намакҳо, таъсири ба ин равандҳо и洛ваҳои дар асоси МЭА ё дар намуди омехта он бо ҚРР омӯхта шудаанд (ҷадвалҳои 8-9). Таҷрибахо дар обҳои қабатии кони Шоҳамбарӣ гузаронида шуд.

**Чадвали 8** - Самаранокии боздорӣ ҳосилшавии караҳаш (таҳшин) дар вобастагӣ аз концентратсияи и洛ваҳо

Таркиб	Концентратсия, %	Суръати караҳашосилшавӣ, г\м <sup>2</sup> -с	Самаранокии боздорӣ, %
Обҳои қабатӣ	-	1.72	-
МЭА	0.1	1.17	31.9
	1.0	0.76	55.8
МЭА: ҚРР (1:0,5)	0.1	0.07	95.9
	0.5	0.26	83.0
МЭА: ҚРР (1:1)	0.1	0.08	95.3
	0.5	0.09	94.5
МЭА: ҚРР (1:2)	0.1	0.04	97.6
	1.0	0.80	53.5

Намакҳои органикӣ ба минтақаи обдор дохил шуда (RCOO)<sub>2</sub>Me-ро ва инчунин пайвастии комплексии (R-COO)<sub>n</sub>Me<sub>n/2</sub>(МЭА)<sub>n/2</sub>(OH)<sub>n/2</sub>(Cl)<sub>n/2</sub> ҳосил мекунанд. Онҳо ба тағириёбии соҳтори ковокӣ ва фазои тарқишишнокии минтақаҳои обӣ таъсири расонда, боиси камшавии самараноки ковокӣ ва тарқишишнокӣ мегарданд, ки аввалан ба фишӯриши қисми флюидҳо аз қабатҳо ва

баъдан ба тағирибии гузаронандагии фазавӣ меорад. Маводи дигар МЭАНСИ кашиши байни фазавиро паст карда ба беҳтаршавии ҳаракатноки нафт мусоидат менамояд.

**Чадвали 9 - Вобастагии зариби нафтронии оби пластӣ аз концентратсияи иловагиҳо**

Нафтронӣ	Концентратсия, %	Зариби нафтронӣ	Зиёдшавӣ зариби нафтронӣ
Обҳои қабатӣ	-	0.48	-
МЭА	0.1	0.53	0.05
	0.5	0.61	0.13
	1.0	0.60	0.12
МЭА: ҚРР (1:0.5)	0.1	0.55	0.07
	0.5	0.62	0.14
	1.0	0.61	0.13
МЭА: ҚРР (1:1)	0.1	0.58	0.07
	0.5	0.63	0.15
	1.0	0.62	0.14
МЭА: ҚРР (1:2)	0.1	0.56	0.08
	0.5	0.64	0.16
	1.0	0.61	0.13
МЭА: ҚРР (1:2.5)	0.1	0.53	0.05
	0.5	0.58	0.10
	1.0	0.58	0.10

Чуноне, ки аз ҷадвали 9 аён аст, ки дар вақти истифодабарии иловагиҳо дар миқдори 0.1-0.5% чӣ МЭА ва чӣ омехтаи МЭА бо ҚРР дар таносуби вазни 1: (1:2) таҳшиншавии намакҳо ба 44.7-97.6% кам шуда зариби нафтронӣ аз ҷинсҳо ба 0.05-0.16 нисбатан ба фишурдани обҳои иловаги надошта зиёд мегардад.

Ҳамин тарик, намаки монограноламиний ҚРР вақти васлшавӣ бо обҳои минералии ионҳои  $\text{Ca}^{+2}$  дошта, комплексҳое ионҳои калсийро дар маҳлул нигоҳ доранд ҳосил карда, баъдан дар пласт ба фазои ковокӣ онро ҷаббида ба баландшавии муқовимати полоиш, инчунин ба кинетикаи паҳншавии обшоркуни қабати нафтӣ таъсир мерасонад.

*Самаранокии маркиби амалиёти комплексӣ ба пастшавии таҳшинҳои парафинӣ аз нафт ва таъсирӣ он ба нишондиҳандажои реологияи нафт*

Таҳқиқоти санчишии ингибиторҳои парафинтаҳшиншавӣ барои ҷоҳрои нафтӣ Бештенгтоф (парафин - 6-11%) ва Кичик-бел (парафин - 5-9.0% ва мум - 38-45.0%, маводи асфалтӣ - 6.0-9.0%) иҷро карда шудааст.

Барои гузаронидани санчишҳои озмоишӣ нафтҳои ҷоҳрои Бештенгтоф ва Кичик-Бел ва ингибиторҳои парафинтаҳшиншавӣ ХТ-48 (ИМА), СНПХ-7204,7214 (Руссия), ИХАН-1 {40-50% ҚРР:МЭА (5:1) + 10-20% ОП- 10 + 30-35% ФВТНБ} ва ИХАН -2 {50% ҚРР:МЭА (5:1) +15-20% Д:ИСБ (19:1) + 10-15% ОП-10 +20-30% ФВТНБ } истифода шуд.

Аз ҷадвали 10 бармеояд, ки ингибитори ИХАН-2 аз рӯи пешгирикуни мумупарафинтаҳшиншавӣ дар конҳои нафтӣ Бештенгтоф ва Кичик-Бел бо ингибитори ХТ-48 рақобатнок мебошад.

**Чадвали 10** – Самаранокии ингибиторҳои парафинтаҳшиншавӣ аз рӯйи пешгирии таҳшиншавии парафин аз нафт

Чоҳҳо	Ингибитор	Воямуаянкунӣ, %	Самаранокӣ, %
Бештенгтоғ	ХТ-48	0.01 (100 г/т)	68.0
		0.02 (200 г/т)	68.9
	СНПХ-7204	0.01	55.8
		0.02	66.5
	ИХАН- -1	0.01	56.0
		0.02	67.2
Кичик-Бел	ИХАН -2	0.01	58.2
		0.02	74.4
	СНПХ-7204	0.01	
			44.3
	0.02		55.5
	ИХАН -1	0.01	45.0
		0.02	67.3
ИХАН -2	0.01		68.5
	0.02		74.5

Аз ҷадвали 11 бармеояд, ки шиддати динамикии лағжиши эмулсияи аввалия ҳангоми  $10^{\circ}\text{C}$   $\phi_0=6.5 \text{ н}/\text{м}^2$  ва часпакии  $\eta=0.943 \text{ н сек}/\text{м}^2$  буда, баъди илова намудани реагентҳо (моддаҳо) шиддати лағжиши динамикии ҳудудӣ ҳангоми  $10^{\circ}\text{C}$   $\phi_0 =4.3-5.5 \text{ н}/\text{м}^2$  ва часпакии  $\eta=0.660-0.908 \text{ н}/\text{м}^2$  мешавад. Реагенти намуди ИХАН дар вақти  $T_{\text{ором}}=0$  будан шиддати динамикии лағжиши ҳудудиро ( $\phi_0$ ) ба 1.3-1.6, часпакиро ( $\eta$ ) ба 1.2 маротиб паст мекунад.

Ҳамин тавр, воридкуни реагентҳо дар системаи ҷамъкуни нафт имкон медиҳад, ки муқовимати гидравликӣ паст гардида, раванди омодакунӣ осон шуда, хосияти интиқолӣ нафт беҳтар гардад.

**Чадвали 11** – Таъсири реагентҳо ба нишондиҳандаҳои реологии кони нафти Бештенгтоғ

Номгӯи реагентҳо	$t, {}^{\circ}\text{C}$	Шиддати лағжиши ҳудудӣ $\phi_0, \text{ н}/\text{м}^2$	Часпакии динамикӣ $\eta, \text{ н}\cdot\text{с}/\text{м}^2$
28%-ная эмульсия нефти	10	6.4	0.943
	30	0.8	0.024
ХТ-48, 50 г/т	10	5.0	0.908
	30	0	0.014
СНПХ-7204 100 г/т	10	4.3	0.893
	30	0.5	0.013
ИХАН- 1 100 г/т	10	505	0.888
	30	0.3	0.014
ИХАН- 2 100 г/т	10	5.5	0.784
	30	0.3	0.014

## *Таҳқиқи хосиятҳои муҳофизатии (аз коррозия, таҳшиншавии парафин ва намак дар як вақт) таркиби композитсионии таъсири комплексӣ*

Обҳои қабатии дар баъзе конҳои нафтии Тоҷикистон (Кичик-Бел, Оқбош-Адир, Шоҳамбарӣ) минералнокии зиёд (120-140 г/л) ва бо мавҷудияти зиёди ионҳои калсий ва сулфатҳо ба фарқи таҳшиншавии намакҳо дар таҷхизотҳо оварда мерасонад. Ғайр аз ин, дар об гидрогенсулфид то 170 мг/л мавҷуд аст. Дар нафтҳои Тоҷикистон миқдори парафин то 25% ва конҳои Кичик-Бел - Оқбош-Адир, Қуми Ҷанубӣ бошад: мум - 38-65.0%, асфалтен – 6.0-9.0%, парафин - 9-15%-ро ташкил медиҳад. Дар натиҷаи коррозияи металлҳо, таҳшиншавии намакҳо ва парафинҳо таҷхизотҳо тез-тез аз кор бозмонда, аз ҳолати корӣ мебароянд. Аз ин лиҳоз, масъалагузории коркарди технологияи самаранокии пастгардонидани раванди коррозионӣ ва намак-парафинтаҳшиншавӣ амалӣ шудааст.

Барои гузаронидани таҳқиқотҳо таркиби таъсири комплексӣ (ТТК) бо таносуби зерини қисматҳо аз рӯйи вазн бо % гирифта шудааст: маводи баҳамтаъсироти қатрони равғани растаний ва боқимондаи кубӣ тозакунии амиак бо моноэтанолами ҳангоми истеҳсоли амиак (намаки МЭА бо ҚРР) – 40-50; омехтаи кислотаи нитрилтриметилфосфонӣ (НТФ) бо ингибитори коррозияи «Дигазфен» дар таносуби вазнии 1:19; эфири моноалкилфенилии полиэтилени гликол (ОП-10) - 10-20; фраксияи васеъи тобитумии нафти баландсулфур (ФВТНБ) - 15-20.

Вазифаи муҳити фаъоли коррозиониро обҳои қабатии ҷоҳҳои Кичик-Бели гидрогенсулфиддошта иҷро намудааст. Ба сифати намунаи метали пӯлод Ст.3 таҳқиқот карда шуд. Чуноне, ки аз ҷадвали 12 маълум аст, ингибитори НТФ ва МСФ ОП-10 дар намуди алоҳидагӣ суръати коррозияро паст намекунад. Ҳангоми омехташавии ингибиторҳои коррозия ва намактаҳшиншавӣ, ки таъиноти гуногун дорад, дар таносуби вазнии 19:1 дар обҳои гидрогенсулфидии қабатӣ суръати коррозияро аз 1.3 то 0.26 г/м<sup>2</sup>·соат (самараи ҳимоя - 80%), намаки МЭА-и ҚРР бошад, то 0.32 г/м<sup>2</sup> соат (75.4%) кам меқунад. Самаранокии ҳимояи ҳалкунандаи ФВТНБ – боз ҳам аз онҳо камтар - 67.7% мебошад. Таркиби оптималии пешниҳодшуда ИҲАН- 2 {50% ҚРР :МЭА (5:1) +15-20% Д:ИСБ (19:1)+10-15% ОП-10+ 20-30%ФВТНБ} дар ин муҳит ҳангоми вояи 200 мг/л дар муддати 2 соат дар ҳарорати 20°C, самаранокии ҳимоя – 97.5%.


Ҷӣ хеле, ки аз ҷадвали 12 дода мешавад, ингибитори саноатӣ ИСБ-1, таркиби ҚРР:МЭА (5:1) ва Дигазфен : ИСБ-1 (19:1) дар намуди алоҳида ба нишондоди баланди самаранокии ҳимоя аз таҳшиншавии намак ноил нагаштанд. ТТК-и пешниҳодгашта дар вояи 200 мг/л аз таҳшиншавии намак 100% ҳимоя дорад. Ҳамин тавр, таркиби комплексии пешниҳодгардида ба огоҳкунии мумупарафинтаҳшиншавӣ дар нафти кони Кичик-Бел аз ингибиторҳои маълуми ХТ-48 ва СНПХ пасмон нест. Таркиби таъсири комплексии пешниҳод шуда (мисолҳои 5.1-5.7) аз рӯйи самаранокӣ аз реагентҳои маълум беҳтар мебошад. Онҳо якбора коррозия ва таҳшиншавии намакупарафинумуро то 74.5-100% хуб паст менамояд. Барои реагентҳои маълум ин нишондиҳандаҳо паст ва таъсири интихобӣ доранд.

**Чадвали 12 – Натицаҳои санчиши таркиби гуногун**

Мисолҳо	Таркиби композитсияи таъсири комплексӣ, вазн. %				Коррозия			Намактаҳшиншавӣ	Таҳшинии парафинӣ
	Воямуаянкунӣ, мг/л				Бе ингибитор, г/м <sup>2</sup> ч	Бо ингибитор, г/м <sup>2</sup> ч	Самаранокии химоя аз коррозия, %	Самара-нокии химоя аз намактаҳшиншавӣ, %	Самара-нокии химоя аз парафинтаҳшиншавӣ, %
	Намаки МЭА-й ҚРР	Омехтаи ИСБ ва Дигаз-фен	МСФ ОП-10	ФТНБС					
1.	0	-	-	-	1.3	-	-	-	-
1.1	30	-	-	-		1.16	11.0	-	-
1.2	50	-	-	-		1.06	18.0	16.6	20.7
1.3	100	-	-	-		0.63	51.5	30.6	22.3
1.4	150	-	-	-		0.45	65.4	-	-
1.5	200	-	-	-		0.32	75.4	31.5	24.4
2.	-	-	-	0	1.3	-	-	-	-
2.1	-	-	-	50		0.62	51.0	-	15.0
2.2	-	-	-	100		0.48	63.5	-	18.0
2.3	-	-	-	150		0.46	65.0	-	22.0
2.4	-	-	-	200		0.43	67.7	-	23.0
3.	Вояи таркибҳо № 3.1-3.5 200 мг/л								
3.1	50%	20 %	10 %	20 %	1.30	0.035	97.3	100	74.5
3.2	50%	15%	15%	20%	1.30	0.033	97.4	- " -	74.4
3.3	48%	12%	12%	28%		0.040	96.9	- " -	74.0
3.4	40%	20%	5%	35%		0.038	97.0	- " -	68.5
3.5	60%	20%	5%	15%		0.032	97.5	97.25	66.5

*Санчиши таҷрибавии таркиби ҚРР:Дигазфен:ФВТНБ дар самти қубури нафтӣ Ниёзбек-Конибодом*

Нақшай принципиалии шоҳаи ингибиронии ТК ба самти қубури нафтӣ Ниёзбек – Конибодам дар расми 5 оварда шудааст.



**Расми 5 – Нақшай принципиалии шоҳаи ингибиронии таркиби композитсионӣ (ТК) дар самти қубури нафтӣ Ниёзбек-Конибодом; 1- резервуари ашёй; 2 - намунаи муқоисавӣ; 3- блок-дозатори BR-2,5; 4- насоси 9МГР; 5-қубури нафтӣ; 6- лубрикатор (ҷои гузоштани намунаи муқоисавӣ).**

Дар шароити кон бо мақсади зиёд намудани муҳлати истифодаи қубурҳои нафтӣ аз таъмир баромада, пешакии онҳо бо обҳои ингибитордошта барои пайдо кардани қабати ҳимоявӣ дар сатҳи дохили бо вояи зарбавии 400 г/т таркиби композитсионии ҚРР:Дигазфен:ФВТНБ дар муддати 3 шабонарӯз фишурда- шуста шуда, баъдан то вояи кори доимии 200-300 г/т ҳарчи реагент кам карда шуд.

**Чадвали 13 – Натицаи санчиши таҷрибай – саноатии таркиби композитсионии ҚРР: Дигазфен: ФВТНБ дар қубури нафти Ниёзбек – Конибодом**

№ б/т	Чои гузориши намунаи муқоисавӣ	Вақт $\tau$ , соат	Вазни намуна то санчиш, $m_1$ , г	Вазни намуна баъди санчиш, $m_2$ , г	Камшавии вазни намуна $\Delta m$ , г	Суъати коррозия, $K$ , $\text{г}/\text{м}^2 \cdot \text{соат}$	Самара-нокии химоя, ( $Z$ ) в %
1.	Дар аввали қубур (то ингибironий)	672	32.5848 32.5239	31.7338 31.7878	0.8510 0.7361	0.4829 0.4178	-
2.	---//---	1018	32.7563 32.1120	31.3524 30.7200	1.3969 1.3920	0.5063 0.5697	-
3.	Дар аввали қубур (баъди ингибironий)	672	34.1663 33.7914	34.1592 33.7831	0.0071 0.0083	0.0190 0.0230	95.3
4.	---//---	1018	37.6263 31.9730	37.6143 31.9600	0.0120 0.0130	0.0070 0.0080	98.6
5.	2/3 ҳиссаи дарозии қубур (баъди ингибironий)	672	34.2633 33.5747	34.2566 33.5692	0.0067 0.0055	0.0380 0.0310	93.1
6.	---//---	1018	39.5246 39.0425	39.5095 39.0315	0.0151 0.0110	0.0540 0.0400	96.5

Барои назорат ба суръати коррозия дар аввал (чӯқурии тақсимкунанда) дар масофаи аз ду се ҳиссаи дарозӣ қубури нафтӣ намунаи муқоисавии металлӣ гузошта шудааст. Ҳарорат  $30\text{-}46^\circ\text{C}$ . Обнокии нафти ба қубур дохилшаванда  $30\text{-}46\%$  мебошад.

Натиҷаҳои санчиши таҷрибай – саноатӣ нишон медиҳад, ки суръати коррозияи пӯлод Ст.3 дар оби бе ингибитор дар давраи аввал баъди 672 соат ба  $0.4178 - 0.4829 \text{ г}/\text{м}^2 \cdot \text{соат}$  мерасад ва баъд аз 1018 соат то  $0.5063 - 0.5697 \text{ г}/\text{м}^2 \cdot \text{соат}$  мерасад. Аз рӯйи намунаҳо дида мешавад, ки иштироки якчоягии  $\text{CO}_2$  ва  $\text{O}_2$  дар муҳит дар сатҳи он пайдо шудани микрковокиҳои фаъол таъсиркунанда вайроншавии пӯлоди карбондорро тез мегардонад. Микдори  $\text{CO}_2$  дар обҳо 132-349 мг/л. Муайянкуни  $\text{O}_2$  дар нуқтаҳои гуногуни нишон дод, ки концентратсия дар худуди 1-10 мг/л мебошад.

Дар ин фосилаи вақт таъсири ҳимояи ингибитор дар аввали то 98.6% ва дар масофаи 2/3 ҳиссаи дарозии қитъаи 96.5% мерасад (чадвали 13).

Ҳамин тавр, натиҷаҳои озмоишҳои таҷрибай-саноатӣ маълумотҳои озмоишҳои стендиро ва имконияти истифодаи таркиби композитсионии ҚРР:Дигазфен:ФВТНБ ҳамчун ингибитори коррозияи дарачаи муҳофизати баланддошта (на камтар аз 95-98%), дар муҳити минералӣ, ки  $\text{O}_2$  ва  $\text{CO}_2$ -ро тасдиқ менамоянд. Самараноки иқтисодӣ солона 76048 в.ш. ташкил медиҳад.

*Барориии як миқдор масолеҳи гарминогоҳдори сафолперлитии таҷрибай бо истифодаи намакҳои этаноламиинии қатрони равғани растани*


Дар истеҳсоли масолеҳи гармонигаҳдори сафолперлитӣ реги сабуки Арагатро истифода карда мешавад. Набудани чунин ашёи хом дар Тоҷикистон водор намуд, ки омӯзиши имконоти ҳосил кардани масолеҳи сафолперлитро бо истифодаи ашёҳи перлитӣ ва гилҳои худӣ бо роҳи дар шлиker илова кардани намакҳои этаноламиинии қатрони равғани растани ( $\text{RCOO}^-\text{M}\text{ЭA}^+$ ), бо омехтакунӣ боқимондаҳои кубӣ МЭА ва ҚРР ҳосил карда шудаанд, ба роҳ монда шавад. Маҳлули ҳосилкардашуда, дар пресси фриктсионӣ бо фишори 1.5-2.0 мПа ба қолаб дароварда мешавад.

**Чадвали 14** - Таркиб ва натижаҳои санчиши физикӣ-механикӣ сафолперлити хушкшуда дар асоси реги перлитӣ аз кони Ташкескон ва шиликер аз гили Тешуктош

Мавчудияти RCOO'МЭАН <sup>+</sup> , %	Зиччай, кг/м <sup>3</sup>	Сарфи масолех ба 1м <sup>3</sup>			Тавсифи намунахо	
		Гил, кг	Рег, кг	Об, л	Мустаҳкамай ҳангоми фишор, кгс/см <sup>2</sup>	Зиччай, кг/ м <sup>3</sup>
0	410.0	106.0	534.0	114.0	12.5	640.0
0.5	410.0	105.5	534.0	114.0	14.0	637.0
1.0	410.0	105.0	534.0	114.0	14.5	634.0
2.0	410.0	104.0	534.0	114.0	14.0	630.0

Аз чадвали 14 дига мешавад, ки будани RCOO<sup>-</sup>MЭАН<sup>+</sup> ба зиёдшавии мустаҳкамии масолеҳи хушккардашудро аз 12,5 то 14,5 кгс/см<sup>2</sup> мерасонад ва давомнокии хушк кардани масолеҳро то 30-40 дақиқа кам мекунад.

Пухтан дар ҳарорати зерин амалй карда мешавад: 0 то  $400^{\circ}\text{C}$  –  $100^{\circ}\text{C}$  дар 1 соат; аз  $400^{\circ}\text{C}$  то  $850^{\circ}\text{C}$  –  $150^{\circ}\text{C}$  дар 1 соат; нигохдорӣ дар  $t = 850^{\circ}\text{C}$  - 1 соат мебошад. Аз термограммаи муқоисавӣ дида мешавад, ки дар масолеҳи аввалай  $\text{RCOO}^-\text{MЭАН}^+$  надошта, дегидратация бо эндоэффекти дар  $180^{\circ}\text{C}$  суст мегузарад, иловагӣ 1%  $\text{RCOO}^-\text{MЭАН}^+$  дошта бо экзоэффекти дар  $380^{\circ}\text{C}$  бо саршавии сӯзиши  $\text{RCOO}^-\text{MЭАН}^+$  дар худуди  $380$ - $600^{\circ}\text{C}$  бо талафоти вазни бештари худ мегузарад (расми 6).



**Расми 6** - Термограммаи сафолперлиті: а) бе иловагій RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>; б) бо иловагій 1% RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup>

Аз ҷадвали 15 дид мешавад, ки ворид кардани RCOO<sup>-</sup>MЭАН<sup>+</sup> ҳангоми қачции аз 10 то 12.5 кг/см<sup>2</sup> ва ҳангоми фишор - аз 23 то 28 кг/см<sup>2</sup> ба зиёдшавии ҳадди мустаҳкамии сафолперлитии намунаҳои пухташуда оварда мерасонад. Устувории ҳарорат маҳсулотҳои ҳангоми ҳарорати 850°C коркардкарда ба 10 сикл бардошт карданд. Баъд аз озмоишҳо дар намунаҳо вайроншавӣ мушоҳида нашуданд.

**Чадвали 15** - Натицаҳои санчиши физикавӣ - механикии сафолперлитҳои пухташуда дар асоси рег-перлитӣ аз кони Ташкескон ва гили аз Тешуктош

Мавчудияти $\text{RCOO}^-$ МЭАН $^+$ , %	Зиччай, кг/ м $^3$	Тавсифи намунахö		
		Хади мустахкамй, кгс/см $^2$ , ҳангоми		Зиччии ҳачм кг/ м $^3$
		фишурдан	қаçй	
0	410.0	23.0	10.0	800.0
0.5	410.0	25.0	11.0	780.0
1.0	410.0	27.0	12.0	760.0
2.0	410.0	28.0	12.5	750.0

Таъсири ҳарорат дар фосилаи аз 75 то 790 °С-и тарафи гармии намуна ба зарibi гармигузаронӣ омӯхта шуд (чадвали 16).

**Чадвали 16** - Таъсири харорат ба зариби гармигузаронӣ намунаҳо

Мавҷудияти RCOO <sup>-</sup> МЭАН <sup>+</sup> , %	Тавсифи намунаҳо		Зариби гармигузаронии намунаҳо		
	Зичии, кг/м <sup>3</sup>	Ҳадди мустаҳкамӣ ҳангоми фишор, кгс/см <sup>2</sup>	t –и сатҳи гарм, °C	t –и миёнаи намуна °C	Зариби гарми- гузаронӣ, ВТ/м.К
0	750-800	23.0	100.0	80.0	0.32
			200.0	136.0	0.33
			300.0	145.0	0.33
			400.0	265.0	0.34
			460.0	285.0	0.34
			600.0	350.0	0.35
			760.0	460.0	0.36
1	650-725	27.0	150.0	112.0	0.23
			200.0	140.0	0.23
			300.0	205.0	0.24
			400.0	263.0	0.245
			450.0	280.0	0.25

Маҳсулоти перлитафолии бе RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup> ҳосилшуда бо зичҷӣ ва гармигузаронияшон ба ГОСТ ҷавобгӯ нестанд. Маҳсулоти перлитафолии дорои 1% RCOO<sup>-</sup>МЭАН<sup>+</sup> дар ҳарорати на баландтар аз 850°C ба талаботҳое, ки барои маҳсулоти гарминигаҳдорӣ ба оташ тобовар пешбинӣ шудаанд, ҷавобгӯянд.

## ХУЛОСАҲО

### *Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия:*

1. Дар асоси таҳқиқоти таҷрибавии қатрони равғани растаний ва як қатор ҳосилаҳои он ба сифати коагулянт барои тоза намудани обҳои қабатӣ аз омехтаҳои механикӣ ва нафт, агенти нафтронанда, ингибитори коррозия ва намактаҳшиншавӣ дар муҳити агресивӣ ва инчунин танзиморандай ҳосиятҳои реологии нафт ва равандҳои парафинтаҳшиншавӣ таркибҳои ингибironандай таъсири комплексӣ коркард шудааст [7, 9, 10-М].

2. Нишон дода шудааст, ки таркиби комплексӣ дар асоси намакҳои аминии қатрони равғани растаний бо намакҳои бисёрвалента пайваст шуда, ба тафйирёбии соҳти зарраҳои саҳти муаллақ ва нафти дар об мавҷудбуда таъсир расонида, ба шиддатнокии таҳшиншавӣ, зичшавии таҳшин ва ҷаббидани нафтҳо, инчунин таъсири боздорӣ ба коррозия дар муҳитҳои агресивии нейтралӣ – намакин, намакӣ – гидрогенсулфидӣ меорад [2, 3-М].

3. Бо омӯхтани хати қаҷи поляризатсионӣ муқаррар карда шудааст, ки таркиби комплексӣ дар асоси намакҳои аминии қатрони равғани растаний реаксияҳои электрохимиявии катодӣ ва анодиро самаранок суст мегардонад ва механизми таъсири он чунин зоҳир мегардад, ки онҳо дар сатҳи коррозионӣ ҷаббидид шуда, ба ҳосилшавии қабатҳои зиччи адсорбсионӣ, ки сатҳи маводро ҳилолиронидаанд (экраниронида), оварда мерасонад. Таъсири катиони «аминӣ» дар дараҷаи баланд ба зиёдшавии шиддатнокии раванди деполяризатсия зоҳир гардида, таъсири қатрони равғани растаний ҳусусияти адсорбсионӣ дорад [1-3, 11-М].

4. Нишон дода шудааст, ки қатрони равғани растанӣ ва як қатор ҳосилаҳои он дар муҳити минералии оксигендор, натиҷаи самараноки пас аз таъсир дошта, барои ҳимояи таҷхизотҳои истехроҷи ва қубурҳои нафтӣ бо технологияи коркарди яккарата ҳангоми ҳарорати муҳит то  $40^{\circ}\text{C}$  будан тавсия мешаванд, вале ин ингибиторҳо барои муҳити гидрогенсулфидӣ, ки концентратсияи он аз 50 мг/л зиёд аст, тавсия намешаванд [2, 4, 12-М].

5. Бо таҳқиқоти таъсири таркибҳои комплексӣ дар асоси намакҳои аминии қатрони равғани растанӣ дар раванди намактаҳшиншавӣ ва ҳангоми омехтакунии онҳо бо намакҳои маълуми ингибиторҳои коррозияи намуди аминӣ ва намактаҳшиншавии кислотаи нитрилотриметилфосфон ошкор карда шуд, ки ҳосияти муҳофизат аз коррозия ва таҳшиншавии намакҳо пурзӯр гардида, ба самаранокии баланд ҳосилшавии таркиби таъсири комплексӣ мусоид аст [7, 9, 10, 14-М].

6. Муқаррар карда шудааст, ки илова намудани моддаҳои сатҳашон фаъоли ғайриионии намуди ОП-10 ба таркиби комплексӣ дар асоси намакҳои аминии қатрони равғани растанӣ ва кислотаи нитрилотриметилфосфонӣ раванди таҳшиншавии парафинро дар баробари коррозия ва намактаҳшиншавӣ суст мегардонад, ки барои таъмини яквақтаи пешгирикунии равандҳои коррозионӣ ва намаку парафин зифттаҳшиншавии муҳим мебошад [5,7,8,15-М].

7. Таркибҳои ингибironандai таъсири комплексии нав дар асоси қатрони равғани растанӣ ва партовҳои саноатӣ дар муҳити парафинӣ ва минералии оксигендор коркард шудааст [13-А].

#### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:**

- маълумотҳои натиҷавӣ имкон медиҳад, ки масъалаи аз рӯйи меъёр истифодабарии партовҳо ҳал гардида, ба васеъшавии маҳзанҳои ашёгӣ дар истеҳсолоти таркиби композитсионии таъсири маҷмуавӣ мусоидат менамояд;
- асбоб барои ченкунии нишондиҳандаҳои коррозионӣ ва коагулятсионии муҳити агресивӣ дар озмоишгоҳҳои илмӣ ва таълими аз тарафи устодон ва донишҷӯён барои икро кардани корҳои дипломӣ, курсӣ ва озмоишгоҳӣ истифода шуда истодаст.

### **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИЙ АЗ РӮИИ МАВЗӮИ ДИССЕРТАЦИЯ**

*Мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмӣ тавсиянамудаи КОА-и назди*

*Президенти Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашируда:*

[1-М]. Усманов, Р. Защитное действие ингибитора коррозии Дигазfen и композиции на его основе в пластовых водах нефтяных месторождений Таджикистана / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Доклады АН Республики Таджикистан. – 2007. - Т.50. - № 8. - С.693-697.

[2-М]. Усманов, Р. Коагулирующее и ингибирующее действие гудрона растительного масла при подготовке сточных вод для закачки в нефтяные месторождения / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Известия АН Республики Таджикистан. – 2009. - №3 (136). - С.38-44.

[3-М]. Усманов, У.Р. Последействия пленкообразующих ингибиторов коррозии гудрон растительных масел и композиционного состава на его основе

/ У.Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, С.Б. Мирзоев, М.Б. Мирзоев, М.Б. Каримов, Р. Усманов // Вестник национального университета. Серия естественных наук. - 2011. - Вып. 6(70). - С.54-59.

[4-М]. Усманов, Р. Влияние моноэтаноламиновой соли гудрона растительных масел на свойства нестабильных гетерогенных дисперсных систем нефтяного пласта / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов, М.А. Куканиев // Известия АН Республики Таджикистан. – 2012. - №1 (146). - С.78-84.

[5-М]. Кучаров, М.С. Влияние ингибиторов парафиноотложений на реологические параметры нефти месторождений Таджикистана / М.С. Кучаров, У.Р. Усманов, Р. Усманов, И.Н. Ганиев // Доклады АН Республики Таджикистан. - 2013. –Т. 56, -№ 6. -С. 468-471.

*Мақолаҳои дар маводи конфронсҳои илмӣ нашишуда:*

[6-М]. Усманов, Р. Подготовка парафинистых нефти с высоким содержанием механических примесей / Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, У.Р. Усманов // Материалы международной конференции «Наука и современное образование: проблемы и перспективы», посвященной «60-летию ТГНУ». - Душанбе, 2008.-С.198-199.

[7-М]. Усманова, М.Р. Физико-химические основы улучшения реологических свойств аномальных нефтей юго-западной части Ферганской впадины / М.Р. Усманова, **М.С. Кучаров**, Р. Усманов, М.Б. Каримов // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «17-й годовщине Независимости Республики Таджикистана», ч.1. - Душанбе, 2008. - С.77-79.

[8-М]. Усманов, М.Р. Реологические свойства нефти месторождения Бештентяк / М.Р. Усманов, М.Б. Каримов, Р. Усманов, **М.С. Кучаров** // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «18-й годовщине Независимости Республики Таджикистана», ч.1. - Душанбе, 2009.- С.59-60.

[9-М]. Усманов, М.Р. Некоторые особенности физико-химических свойств нефти месторождений Таджикистана / М.Р. Усманов, У.Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, М.Б. Каримов Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной «году образования и технических знаний, ч.1. - Душанбе, 2010. - С. 98-99.

[10-М]. Самадова, Г.М. Влияние этаноламиновые соли ГРМ на физико-механические свойства перлито-керамических теплоизоляционных материалов / Г.М. Самадова, Р. Усманов, **М.С. Кучаров** Материалы республиканской научной конференции «Химия: исследования, преподавание, технология», посвященной «году образования и технические знание», - Душанбе, 29-30 сентября 2010. -С.113-115.

[11-М]. Каримов, Э.Х. Химический состав и особенности процессов происходящих в пластовых дисперсных системах нефтяных месторождений Таджикистана / Э.Х. Каримов, **М.С. Кучаров**, Р. Усманов // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава

и сотрудников ТНУ, посвященной «25-летию государственной независимости Республики Таджикистан». - Душанбе, 2016. - С.101.

[12-М]. Абдухаликова П.Н. Исследования защитных свойств композиционных составов комплексного действия на основе гудрона растительного масла / П.Н. Абдухаликова, М.С. Кучаров, Р. Усманов, У.Р. Усманов // Матер. XIV- Нумановский чтений: «Достижения химической науки за 25 лет государственной независимости Республики Таджикистан». - Душанбе, 2017. - С. 39-43.

*Ихтироот:*

[13-М]. Малый патент Республики Таджикистан № TJ 547, МПК (2012.01) C04B103//61. Ингибирующий состав комплексного действия, предотвращающий коррозию в средах склонных к солепарафино-смолистым отложениям / У.Р. Усманов; заявитель и патентообладатель: Усманов У.Р., Каримов М.Б., **Кучаров М.С.**, Шоев А.Н., Усманов Р. // заявка № 1100635; от 4.03.2010. опубликовано в бюллетене № 81. - 2013.

*Мақолаҳои баъди ҳимоя нашишуда:*

[14-М]. Усманов, Р. Ингибирующие составы комплексного действия на основе гудрона растительного масла / Р. Усманов, **М.С. Кучаров** // Вестник национального университета. Серия естественных наук. - 2020. - № 4. - С.58-62.

[15-М]. Усманов, У.Р. Соли гудрона растительного масла-ингибитор коррозии и коагулянт при подготовке сточных вод для закачки в нефтяной пласт / У.Р. Усманов, Р. Усманов, **М.С. Кучаров**, // Материалы IV международной конференции «Вопросы физической и коллоидной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. ТНУ. - Душанбе, 2019.- С.288-292.

## **АННОТАСИЯИ**

**диссертатсияи Кучаров Махмадамин Сатторович «Таъсироти комплексии таркиби ингибирананда дар асоси қатрони равгани растаний», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий аз рӯйи ихтисоси 05.17.03 – Технологияи равандҳои электрохимиявӣ ва ҳимояи коррозия**

**Калимаҳои калидӣ:** қатрони равгани растаний, асосҳои пиридинӣ, бοқимондаи кубӣ (зарф) тозакунии амиак бо моноэтаноламин дар ҳангоми истеҳсоли амиак, коррозия, намакпарафинтаҳшиншавӣ, коагулятсия, нафтронандагӣ, усули электрохимиявӣ, усулҳои гравиметрии ва потенциостатикӣ.

**Объект ва усулҳои таҳқиқот, дастгоҳҳои истифодашуда:** усули гравиметрии омӯзиши кинетикаи равандҳои коррозия, коагулятсия, таҳшиншавии парафин ва намак, нафтронӣ; усули электрохимиявии омӯзиши кинетикий ва хусусияти таъсири ТТКИ ба гузариши реаксияҳои электрохимиявии дар муҳити дисперсионӣ (потенсиостат П-5827 М); ИКС дар асбоби UR-20 гирифта шудааст; коркарди математикии маълумотҳои таҷрибавӣ бо истифодаи барномаи Microsoft Excel анҷом дода шудааст.

**Мақсади таҳқиқот** ин коркарди асосҳои физикӣ-химиявии ҳосил карданни ТТКИ аз партовҳои саноатӣ, коркарди равгани растаний ва реагентҳои саноатӣ, омӯзиши ҳосиятҳои онҳо ва таъсири онҳо ба ҳосиятҳои физикӣ-химиявии (коррозия, таҳшиншавӣ парафин ва намак, коагулятсия ва нафтронӣ) флюидҳои қабатӣ дар конҳои нафтӣ мебошад.

**Натиҷаҳои ҳосилшуда ва навғониҳои онҳо.** Бори аввал таҳқиқоти физикӣ-химиявии захираҳои дуюмдараҷаи истеҳсоли қатрони равгани пахта ва дигаргункунии он бо реагентҳои маълуми саноатӣ ба сифати ингибитори коррозия дар обҳои гуногуни конҳои нафтии Тоҷикистон гузаронида шуд: таъсири онҳо ба раванди коррозия (хурдашавӣ), таҳшиншавии парафин ва намак (ТПН), коагулятсия ва нафтронӣ таҳқиқ карда шуда, дурнамои истифодаи онҳо дар саноати нафт муайян карда шудааст; нишон дода шудааст, ки дигаргункунии қатрони равгани растаний бо реагентҳои партовҳои маълуми саноатӣ дар муҳити коррозионӣ-агрессивии гуногун: нейтралий ва  $H_2S$ -намакӣ дар системаи истеҳроҷи нафт, тайёркунии оби қабатӣ ҳосияти ингибирионии баландро зоҳир менамояд; бо таҳқиқи қаҷҳатҳои поляризационӣ нишон дода шудааст, ки ТТКИ –и аз партовҳои коркарди пахта ва реагентҳои саноатии ҳосилкардашуда реаксияи электрохимиявии катодӣ ва анодиро самаранок паст меқунад; муқаррар карда шудааст, ки реагенти намуди аминии «Дигазfen»-и саноатӣ бисёртар шиддатнокии раванди деполяризационро зоҳир менамояд; механизми таъсири ҚРР характери адсорбсионӣ дорад; муқаррар карда шудааст, ки намаки аминии ҚРР ба таҳшиншавии зарраҳои муаллақ ва софшавӣ аз нафт мусоидат менамояд; аввалин бор ТТКИ ҳосил карда шуда, ба сифати ингибитори коррозияи металл ва таҳшиншавии парафин омӯхта шудааст.

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:**

- маълумотҳои натиҷавӣ имкон медиҳад, ки масъалаи аз рӯйи меъёри истифодабарии партовҳо ҳал гардида, ба васеъшавии маҳзанҳои ашёгӣ дар истеҳсолоти таркиби композитсионии таъсири маҷмуавӣ мусоидат менамояд;
- асбоб барои ченкунии нишондиҳандаҳои коррозионӣ ва коагуляционии муҳити агрессивӣ дар озмоишгоҳҳои илмӣ ва таълимӣ аз тарафи устодон ва донишҷӯён барои иҷро карданни корҳои дипломӣ, курсӣ ва озмоишгоҳӣ истифода шуда истодааст.

**Соҳаи истифодабарӣ:** саноати химиявии нафт.

## **АННОТАЦИЯ**

**диссертации Кучарова Махмадамина Сатторовича на тему:**

**«Ингибирующие составы комплексного действия на основе гудрона растительного масла», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности**

**05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от коррозии**

**Ключевые слова:** гудрон растительного масла, добитумная широкая фракция высокосернистой нефти, пиридиновые основания, кубовый остаток моноэтаноламиновой очистки аммиака, нефтеотдачи, коагуляция, парафиносолеотложения, коррозия, электрохимический метод, гравиметрический и потенциостатический методы.

**Объекты и методы исследования, использованная аппаратура:** гравиметрический метод изучения процессов коррозии, коагуляции, отложения парафина и соли, нефтеотдачи; электрохимический метод изучения кинетики и характера влияния ИСКД на протекание электрохимических реакций (потенциостат П-5827М) в дисперсных средах. ИКС снято на приборе UR-20; математическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием программы Microsoft Excel.

**Целью работы** является разработка физико-химических основ получения ИСКД из отходов переработки растительного масла и промышленных реагентов, изучение их свойств и влияния на физико-химические свойства (коррозия, отложения парафина и соли, коагуляция и нефтеотдачи) пластовых флюидов (смесь нефть, вода и газ) для использования в нефтяных промыслах.

**Полученные результаты и их новизна.** Впервые проведены физико-химические исследования вторичных ресурсов производства хлопкового масла и их модификация промышленно-известными реагентами и отходами в качестве ингибитора коррозии в различных водах нефтяных месторождений Таджикистана: исследовано их влияние на процесс коррозии и отложения парафина и соли, коагуляции, нефтеотдачи и определена перспективность их применения в нефтяной промышленности; показано, что модификация ГРМ с промышленно-известными реагентами и отходами проявляет высокие ингибирующие свойства в различных коррозионно-агрессивных средах: нейтрально - и  $H_2S$ -солевых, в частности в системах добычи нефти и подготовки пластовых вод; исследованиями поляризационных кривых установлено, что композиционные составы комплексного действия, полученные из отходов переработки хлопчатника и промышленных реагентов, эффективно замедляет как катодные, так и анодные электрохимические реакции; установлено, что влияние промышленного реагента аминного типа «Дигазфен» в большей степени проявляется в повышении перенапряжения процесса деполяризации, а механизм воздействия ГРМ носит адсорбционный характер; установлено, что аминовые соли ГРМ способствуют интенсификации осаждения взвешенных частиц и всплыvанию нефти; впервые получены и апробированы композиции комплексного действия в качестве ингибитора коррозии металла и отложения парафина.

### **Рекомендации по практическому использованию результатов:**

- полученные данные позволяют решать вопрос рационального использования отходов промышленности и способствуют расширению сырьевой базы для производства композиционных составов комплексного действия;
- созданная аппаратура, для измерения коррозионных и коагулирующих параметров в агрессивных средах, рекомендуется для использования в научных и учебных лабораториях преподавателями и студентами при выполнении диссертационных, дипломных, курсовых и лабораторных работ.

**Область применения:** нефтехимическая промышленность.

## ANNOTATION

**dissertation of Kucharov Makhmadamin Sattorovich on the topic:  
"Inhibiting compounds of complex action based on vegetable oil tar" submitted  
for the degree of candidate of technical sciences in specialty  
05.17.03 – Technology of electrochemical processes and corrosion protection**

**Key words:** vegetable oil tar, high-sulfur petroleum broad fraction, pyridine bases, cubic residue of ammonia monoethanolamine purification, oil recovery, coagulation, paraffin deposition, corrosion, electrochemical method, gravimetric and potentiostatic methods.

**Objects and methods of research, equipment used:** gravimetric method for studying the processes of corrosion, coagulation, wax and salt deposits, oil recovery; electrochemical method for studying the kinetics and nature of the influence of ISKD on the course of electrochemical reactions (potentiostat P-5827M) in dispersed media. IKS filmed with UR-20; mathematical processing of experimental data was carried out using Microsoft Excel.

**The aim of the work** is to develop the physicochemical foundations for obtaining ISKD from waste of processing vegetable oil and industrial reagents, to study their properties and the effect on the physicochemical properties (corrosion, wax and salt deposits, coagulation and oil displacement) of formation fluids (mixture of oil, water and gas ) for use in oil fields.

**Obtained results and their novelty.** For the first time, physical and chemical studies of secondary resources of cottonseed oil production and their modification with industrially known reagents and wastes as a corrosion inhibitor in various waters of oil fields in Tajikistan were carried out: their effect on the process of corrosion and deposition of paraffin and salt, coagulation, oil recovery was determined and their prospects were determined. applications in the oil industry; it is shown that the modification of the timing belt with commercially known reagents and wastes exhibits high inhibitory properties in various corrosive environments: neutral and H<sub>2</sub>S salt, in particular in oil production and formation water treatment systems; studies of polarization curves have established that composite compositions of complex action, obtained from cotton processing waste and industrial reagents, effectively slows down both cathodic and anodic electrochemical reactions; it was found that the influence of the industrial reagent of the amine type "Digazfen" is manifested to a greater extent in an increase in the overvoltage of the depolarization process, and the mechanism of action of the GRM is of an adsorptive nature; it was found that the amine salts of the GRM promote the intensification of the sedimentation of suspended particles and the floating of oil; Compositions of complex action were obtained and tested for the first time as an inhibitor of metal corrosion and wax deposits.

**Recommendations for the practical use of the results:**

- the data obtained make it possible to solve the problem of rational use of industrial waste and contribute to the expansion of the raw material base for the production of composite compositions of complex action;
- the created equipment for measuring corrosive and coagulating parameters in aggressive media is recommended for use in scientific and educational laboratories by teachers and students when performing dissertation, diploma, coursework and laboratory work.

**Application:** petrochemical industry.

Разрешено в печать 02.11.2020 г., подписано в печать 02.01.2021 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура литературная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,25. Тираж 100 экз.

---

Отпечатано в типографии «Донишварон».

734063, г.Душанбе, ул.Амоналная, 3/1